

УДК 347.61/64

*На правах рукописи*

**ХОДЖАЕВА МАФТУНА ГУФРОНОВНА**

**ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛИЧНЫХ  
НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности  
12.00.03 - гражданское право, предпринимательское право, семейное право,  
международное частное право (юридические науки)

Душанбе 2021

Диссертация выполнена в Институте философии, политологии и права имени

А. Баховадинова Национальной академии наук Таджикистана

**Научный руководитель:** **Махмудзода Махкам Азам** – доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии, политологии и права имени А. Баховадинова Национальной академии наук Таджикистана, Академик Национальной академии наук Таджикистана, Заслуженный юрист Республики Таджикистан,

**Официальные оппоненты:** **Золотухин Алексей Валерьевич** доктор юридических наук, доцент, декан юридического факультета МОУ ВО «Российско-Таджикский (Славянский) университет»  
**Саидзода Мухаббат Шерали** - кандидат юридических наук, председатель суда Шахринавского района Республики Таджикистан

**Оппонирующая организация:** Таджикский государственный университет коммерции

Защита диссертации состоится «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 года в \_\_ \_\_ часов на заседании диссертационного совета 6D.KOA-002 при Таджикском национальном университете (734025, г. Душанбе, ул. Буни Хисорак, зал диссертационного совета юридического факультета).

С диссертацией можно ознакомиться на сайте [www.tnu.tj](http://www.tnu.tj) и в библиотеке Таджикского национального университета по адресу: 734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17.

Автореферат разослан « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 года.

Ученый секретарь диссертационного совета,

доктор юридических наук, профессор



Азиззода У.А.

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

**Актуальность темы исследования.** Правовые реформы, проводимые в Республики Таджикистан, затронули широкий круг общественных отношений, в том числе семейно-правовых. В результате чего в систему отношений, регулируемых семейным законодательством, были внесены ряд существенных изменений. Имплементация международных правовых актов к семейному законодательству, переход от императивной регламентации семейных отношений к гибкому регулированию на основе признания института брачного контракта, соглашение о выплате алиментов, о порядке участия в воспитании и обучении детей, об определении местожительства детей и др.

Следует отметить, что вопросы правового регулирования семьи, находятся под постоянным вниманием Правительства страны. Поэтому во всех своих посланиях Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в данном направлении даёт соответствующие указания и поручения. В частности в своем послании 26 декабря 2019 года Главой государства было отмечено, что «одним из важнейших вопросов нашей современной жизни является организация здорового образа жизни, создание условий для здоровья материнства и детства и создание здоровой семьи. Этот вопрос касается, прежде всего, систематического улучшения уровня и качества жизни населения, защиты здоровья женщин и матерей, повышения уровня их культуры и воспитания физически и духовно здорового поколения, то есть непосредственно связан с проблемами устойчивости семьи.

... Семья является основной ячейкой общества, источником воспитания здорового интеллектуального и физического потенциала, а также продолжением поколений. Развитие и спокойствие общества зависят от мира и покоя в каждой семье»<sup>1</sup>.

Перечисленные институты, дали возможность членам семьи, особенно супругам, самостоятельно, посредством различных сделок и договоров определить и регламентировать содержание и сущность своих личных неимущественных отношений. Несмотря на это, прийти к выводу касательно полной регламентации личных неимущественных отношений членов семьи, представляется не своевременной. Широкий круг норм регламентирующих имущественных отношений против узкого круга норм, регламентирующих личные неимущественные отношения членов семьи, кажется «не справедливой».

Согласно семейному законодательству, потерпевший может рассчитывать на возмещение морального ущерба, в случаях, когда заключается фиктивный брак, и такой брак признается как таковой в судебном порядке.

Современный гражданский оборот также требует того, чтобы соответственно правовому регулированию личных неимущественных отношений в семье необходимо должное отношение. Например, сегодня взаимосвязь статуса членов семьи в гражданском и семейном праве неоспорима.

Кроме того, семейным законодательством не конкретизируется место международных правовых актов в системе семейного законодательства, хотя это предусматривается в общем порядке (ст. 3 СК РТ). Поэтому, судебная практика не всегда помнит применения международных правовых актов при рассмотрении семейных дел. Такой случай также касается Конституции Республики Таджикистан.

Эти и другие схожие случаи, на практике способствуют возникновению различных проблем, требующего своего решения, путем совершенствования семейного законодательства.

---

<sup>1</sup> Аз Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ 29.12.2019// <http://www.president.tj/taxonomy/term/5/68>; (санаи муруҷиат: 05.05.2021).

В настоящем исследовании, которое является первой попыткой комплексного анализа проблем правовой регламентации личных неимущественных отношений в семье, эти отношения в основном рассматриваются с позиции семейного права во взаимосвязи с гражданским правом.

Указанные обстоятельства определили актуальность темы исследования и послужили основанием ее избрания в качестве темы кандидатской диссертации.

**Степень изученности темы.** Личные неимущественные семейные отношения, являясь не так уж «молодым» правовым институтом, ещё до революции периодов были объектом научных исследований. Такие отношения, являясь ключевым предметом регламентации религиозных и социально-нравственных норм, по-разному изучались восточными мыслителями, такими как Абуали ибни Сино, Мухаммад Газали, Абдурахман Джами, Убайди Зокони, Ахмади Дониш и др.<sup>2</sup>.

Семейные личные неимущественные отношения также изучались дореволюционными русскими учеными, такими как Г.Ф. Шершеневич<sup>3</sup>, О.С. Иоффе<sup>4</sup>, А. Загорский<sup>5</sup>, Д.И. Мейер<sup>6</sup> и др.

В советский период развития науки семейного права и в годах государственной независимости, личные неимущественные отношения в различных аспектах изучались такими отечественными учеными как О.У. Усмонов<sup>7</sup>, М.А. Махмудзода<sup>8</sup>, Ш.Т. Тагайназаров<sup>9</sup>, Ш.М. Менглиев<sup>10</sup>, Б.Т. Худояров<sup>11</sup>, А.Г. Халиков<sup>12</sup>, Х.Н. Химатов<sup>13</sup>, С.Н. Тагаева<sup>14</sup>, И.Г. Гаффорзода<sup>15</sup>, Н.М. Имомова<sup>16</sup>, и др. Эти ученые изучали семейные личные неимущественные отношения с использованием гражданско-правовых, семейно-правовых и уголовно-правовых институтов.

---

<sup>2</sup> См.: Болтаев М.Н. Абу Али ибн Сина - великий мыслитель, учёный энциклопедист средневекового Востока. - М.: Сампо, 2002.- 400 с.; Шоева Ф.М. Государственно-правовые взгляды Мухаммада Газали: автореф. дисс. канд.юрид. наук. Душанбе, 2018. - 29 с.; Истины: Изречения персидского и таджикского народов, их поэтов и мудрецов. Перевод с фарси Гребнева Н. Примечания Н. Османова. - Санкт-Петербург, «Азбука-Классика», 2005. - 256 с.; Ахмад Дониш. История мангитской династии. Перевод И.А. Наджафовой. - Душанбе: Дониш, 1967. - с.24-27.

<sup>3</sup> См.: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. - 9-е изд. - М.: Издание Бр. Башмаковых, 1911. - 851 с.

<sup>4</sup> Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1949. - 144 с.

<sup>5</sup> См.: Загорский А.И. Курс семейного права. - Одесса, 1909. - 278 с.

<sup>6</sup> См.: Мейер Д.И. Русское гражданское право. - Издание 3 (по исправленному и дополненному 8 изданию 1902 года). (Классика российской цивилистики). - Москва: Статут, 2003. - 831 с.

<sup>7</sup> Усмонов О.У. Гражданское право дореволюционного Таджикистана. // Труды юридического факультета. Вып.1. (Вопросы гражданского права и процесса).- Душанбе, 1972. - с. 3 - 132.

<sup>8</sup> Махмудов М. Хуқуқ ва ўҳдадорихои хамсарон дар оила / М. Махмудов. - Душанбе: Эр-граф, 2003. - 164 с.;

Махмудзода М., Худоёрзода Б. Хуқуқи оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ / М. Махмудзода, Б. Худоёрзода. - Душанбе: Эр-граф, 2015. - 492 с.

<sup>9</sup> Тагайназаров Ш. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных прав граждан в СССР. Отв. ред. Ойгензихт В. А. - Душанбе, Дониш, 1990. - 213 с.

<sup>10</sup> Менглиев Ш.М. Гармонизация норм в международном частном праве // Академический юридический журнал. - 2012. - №2. - с. 81.

<sup>11</sup> Худояров Б.Т. Защита прав и интересов детей по семейному праву Республики Таджикистан: дисс. канд. юрид. наук. - Душанбе, 2000. - 192 с.

<sup>12</sup> Халиков А.Г. Правовая система зороастризма: дисс. д-ра юрид. наук. - Душанбе, 2001. - 421 с.

<sup>13</sup> Химатов Х.Н. Проблемы правового регулирования имущественных отношений супругов: по материалам Республики Таджикистан: дисс. канд. юрид. наук. - Душанбе, 2008. - 194 с.

<sup>14</sup> Тагаева С.Н. Теоретические проблемы семейно-правовой ответственности в Республике Таджикистан: дисс. д-ра юрид. наук. - Душанбе, 2015. - 374 с.

<sup>15</sup> Гаффорзода И.Г. Проблемаҳои вазъи ҳуқуқи кӯдак тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳқиқоти сивилистӣ: дисс. ... д-ра юрид. наук. - Душанбе, 2021. - 369 с.

<sup>16</sup> Имомова Н.М. Лишение родительских прав как форма ответственности в семейном праве Республики Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук. - Душанбе, 2015. - 170 с.; Она же: Семейно-правовые способы защиты прав ребенка в Республике Таджикистан: теоретико-практические аспекты: дис. ... д-ра юрид. наук. - Душанбе, 2020. - 436 с.

Советские и современные российские ученые, как А.М. Белякова<sup>17</sup>, Е.М. Ворожейкин<sup>18</sup>, В.А. Рясенцев<sup>19</sup>, Я.Р. Веберс<sup>20</sup>, М.В. Антокольская<sup>21</sup>, Л.М. Пчелинцева<sup>22</sup>, А.М. Нечаева<sup>23</sup>, И.М. Кузнецова<sup>24</sup>, М.И. Кулагин<sup>25</sup> и др. также интересуясь к различными аспектами личных неимущественных отношений, занимались их изучением с точки зрения семейно-правовой и гражданско-правовой теории.

**Связь работы с научными программами (проектами), темами.** Диссертационное исследование осуществлено в рамках раздела II «Определение проблем объектов частно-правовых отношений», который является темой научно-исследовательской деятельности института философии, политологии и права им. А.М. Баховадинова Национальной академии наук Таджикистан «Развитие частно-правовых основ законодательства Республики Таджикистан 2015-2019 годы».

**Объектом** научного исследования стали особенности личных неимущественных отношений, возникающих при государственной регистрации брака. В этом контексте, нами учитывались практика законодательства Республики Таджикистан, как дореволюционного, так и советского периода, а также в период государственной независимости, на основе которого проводились сравнительно-правовые анализы. Наряду с этим, не остались в стороне международные правовые акты, признанные Республикой Таджикистан. Личные неимущественные отношения, также были обобщены с использованием международных правовых актов, на основе которых были сделаны соответствующие выводы.

**Предметом** научного исследования выступают отношения, возникающие между членами семьи в связке с семейными правовыми отношениями, особенно с личными неимущественными отношениями. Наряду с этим, при исследовании личных неимущественных отношений между членами семьи, также изучались такие факторы, которые имели возможность воздействовать к совершенствованию этих отношений. Например, зороастрийская система права, мусульманская система права, и, конечно же, нормативно-правовые акты.

#### **Теоретические и методологические основы научного исследования.**

Теоретическая основа диссертации состоит из трудов ученых Таджикистана, в частности Н.М. Имомовой, И.Г. Гаффорзода, Ш.К. Гаюрова, М.А. Махмудзода, Ш.М. Менглиева, Л.Т. Назархудоевой, М.Ш. Саидзода, Р.Ш. Сатывалдиева, Ш.Т. Тагайназарова, О.У. Усманова, Х.Н. Химматова, А.Г. Холикзода, Б.Т. Худоёрзода и других.

В работе были учтены научные разработки и фундаментальные исследования российских правоведов, социологов и философов по проблемам неимущественных отношений в семье в той степени, в которой они соответствуют целям и задачам настоящего исследования. К таковым надлежит отнести труды М.В. Антокольской, М.С. Малькевич, М.В. Матвеевой, Е.В. Вавилина, М.А. Кондрашовой, А.Н. Левушкина, М.Г. Масевич, В.П. Мозолина, В.А. Рясенцева, В.Ф. Яковлева и других.

---

<sup>17</sup> Белякова А.М. Вопросы советского семейного права в судебной практике. Пособие для слушателей народных университетов. - М.: Знание, 1989. - 143 с.

<sup>18</sup> Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР. - М.: Юрид. лит., 1972. - 336 с.

<sup>19</sup> Рясенцев В.А. Семейное право. Учебник. - М.: Юрид. лит., 1971. - 296 с.

<sup>20</sup> Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. - Рига: Зинатне, 1976. - 231 с.

<sup>21</sup> Антокольская М.В. Семейное право. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2002. - 336 с.

<sup>22</sup> Пчелинцева Л.М. Семейное право: учебник и практикум для прикладного бакалавриата. - М.: Юрайт, 2015. - 330 с.

<sup>23</sup> Нечаева А.М. Семейное право: учебник для вузов. 8-е изд., перераб. и доп. - М., Юрайт, 2021. - 294 с.

<sup>24</sup> Кузнецова И.М. Семейное право. Учебник. - М.: Юристъ, 1999. - 118 с.

<sup>25</sup> Кулагин М.И. Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо. М-во высш. и сред. спец. образования СССР. - М.: Изд-во Ун-та дружбы народов, 1987. - 175 с.

Методологическая база исследования. Метод диалектического познания применен в диссертации в качестве базового, позволивший всесторонне проанализировать исследуемые объекты, а также определить причинно-следственные связи анализируемого феномена; также в диссертации широко использованы общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение) и специальные методы научного познания – сравнительно-правовой, системно-аналитический, исторический и метод официального толкования. Изложенные методы позволили выявить особенности личных неимущественных отношений в семье по гражданскому и семейному праву Республики Таджикистан

**Нормативно-правовую базу диссертационного исследования** составили Конституция, Гражданский кодекс Республики Таджикистан и другие нормативно-правовые акты, направленные на регулирование и охрану личных неимущественных отношений в семье, а также нормативные акты судебного правотворчества (постановления Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан, в которых разъясняются порядок применения отдельных гражданско-правовых норм по определенным категориям дел в рассматриваемой сфере) и др. Также нормативную базу исследования составили нормы гражданского законодательства государств-участников СНГ, а также международные правовые акты по исследуемой проблематике.

**Цель и задачи исследования.** Целью работы является изучение и сравнительный анализ национальных и международных нормативно-правовых актов, предметом регулирования которых выступают личные неимущественные отношения. В связи с этим, основное внимание уделяется теории и практике современного законодательства Республики Таджикистан. Исходя из этого, перед исследовательской работой поставлены следующие **задачи**:

а) изучение и анализ основных этапов восстановления и развития законодательства Республики Таджикистан по регулированию личных неимущественных отношений в семье и их особенностей;

б) исследовать и проанализировать правовую сущность личных неимущественных отношений в семье и особенности их возникновения и регулирования семейным законодательством;

в) рассмотрение правовой регламентации неимущественных отношений между супругами, а также между родителями и детьми как основными субъектами семейно-правовых отношений;

г) изучение правовых основ возникновения и регулирования личных неимущественных отношений в семье, их критический анализ, выявление пробелов темы научного исследования с целью их совершенствования;

д) анализ и классификация личных неимущественных отношений в семье, рассмотрение понятия брака и семьи как основы возникновения личных неимущественных отношений;

е) разработка обоснованных рекомендаций по применению законодательства и предложений для их совершенствования.

**Новизна научного исследования.** В настоящем диссертационном исследовании научная новизна состоит как в постановке проблемы, так и в подходах к ее решению, поскольку в отечественной правовой науке отсутствуют работы, дающие системный анализ исследуемого правового института. В рамках настоящей работы впервые в отечественной цивилистической науке личные неимущественные права в семье проанализированы с ракурса как семейного, так и гражданского права. Исследованы проблемы личных неимущественных прав в семье, проанализированы вопросы реализации прав и обязанностей членов семьи в отдельных частно-правовых отношениях, выработаны механизмы защиты личных неимущественных прав в семье.

В результате такого анализа была решена имеющая важное теоретическое и практическое значение крупная научная проблема определения личных неимущественных прав в семье в системе ценностей цивилистической науки.

Диссертант в ходе анализа личных неимущественных прав в семье предлагает авторское понимание семьи, суть которого состоит в сложностях в восприятии, решающая теоретическую задачу, имеющую существенное значение для науки семейного права Республики Таджикистан.

**Основные положения, выносимые на защиту:**

1. Диссертант пришел к тому выводу, что развал СССР в начале 90-х годов привел полному изменению во многих отраслях жизнедеятельности. Начался ускоренный процесс демократизации, в том числе в сфере свободы вероисповедования, что в свою очередь породило и некоторые проблемы. На сегодняшний день существует прослеживаемая тенденция частичного возвращения отдельных обычных норм (адатов) в современное общество, это привело к заключению браков без официальной регистрации в органах записи актов гражданского состояния, что свидетельствует, к сожалению, о популяризации в обществе практики заключения гражданских браков на основе норм шариата.

2. Диссертант предложил авторское понятие личных неимущественных отношений в семье как взаимоотношения между членами семьи по поводу нематериальных благ, возникающих заключением брака, рождением детей и регулирующими нормами права, морали, традиций и обычаев. Способы правовой регламентации этих отношений могут быть запрещающими, дозволяющими, правила-разъяснения и предписания к совершению определенных действий.

3. По мнению автора, личные семейные неимущественные отношения обладают такими особенностями:

а) правообразующим юридическим фактом является государственная регистрация брака, рождение ребенка, принятие ребенка на воспитание путем усыновления, принятие под опеку и попечительство;

б) для возникновения определенных личных неимущественных прав и обязанностей необходимо наличие семейной дееспособности;

в) возникает только между членами семьи;

г) не имеет имущественный характер;

д) не подлежат отчуждению и не могут быть переданы третьим лицам;

е) могут быть предметом соглашений по поводу осуществления родительских прав и определения места жительства ребенка.

4. По мнению диссертанта, вступление Республики Таджикистан в процесс глобализации и возникновение совершенно новых отношений, развитие науки и техники, наряду с другими отношениями, затронули семейные правовые отношения. У супругов появилась возможность путем медицинского вмешательства, пропитать родительское счастье, и пополнить семейную радость. Такие отношения, найдя свою регламентацию в рамках Кодекса здравоохранения Республики Таджикистан, остались «чужими» для семейного законодательства. Наряду с этим, последнее связывает возникновение прав и обязанностей между родителями и детьми, с рождением ребенка от данных родителей, которое зарегистрировано в компетентных органах государства в установленном законом порядке. СК РТ этим по логике исключает возникновение таких прав и обязанностей в других формах. Кроме того, применение института аналогии закона и аналогии права оставаясь прерогативой судебных органов, ограничивает возможности других органов государства, в том числе административных в применении института аналогии закона и аналогии права. С учетом вышеизложенного, считается целесообразной пересмотреть порядок применения института аналогии закона и аналогии права, и тем самым расширить сферу его применения. В рамках настоящего исследования предлагается пересмотр использования аналогии закона и аналогии права, к семейным отношениям, возникающие между членами семьи. Поскольку положение ст. 5 СК РТ в действующей редакции ограничивает применение аналогии закона и аналогии права, устанавливая в этом качестве только гражданское законодательство.

5. Сравнительно-правовой анализ практики семейного законодательства Республики Таджикистан, уполномоченных государственных органов и других нормативных правовых актов позволили автору выявить, что на практике круг личных неимущественных прав и обязанностей членов семьи являются относительно «ограниченным». Такие права и обязанности, которые предусмотрены и гарантированы другими правовыми актами независимо от правового статуса носителей этих прав, не всегда учитываются уполномоченными государственными органами. Иными словами, уполномоченные государственные органы при применении законодательства Республики Таджикистан к семейным правоотношениям, отдавая предпочтение семейному законодательству, исключают другие нормативные правовые акты. В этой связи обосновывается учет принадлежащих членам семьи личных неимущественных прав и обязанностей, предусмотренный и гарантированный другими нормативными правовыми актами со стороны уполномоченных органов государства.

6. Обосновано, что институт соглашения, предусмотренный семейным законодательством, находится в противоречии с гражданским законодательством. Гражданское законодательство, предусматривая такие институты как: сделка и договор, не устанавливает иные формы данного института. Исходя из этого, предлагается привести семейное законодательство в соответствие с гражданским законодательством и поменять институт соглашения на институт договора. Это даст возможность усилить обязательность личных неимущественных отношений как предмет договора, и тем самым гарантировать их надлежащее исполнение.

7. Автор обосновал, что в целях детальной регламентации института патронажа и защиты личных неимущественных отношений в семье, необходимо реализовать следующие шаги организационно-правового плана:

а) Установить право местных органов государственной власти в лице органов опеки и попечительства в одностороннем порядке расторгнуть договора о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к патронажной семье, в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств этими семьями, или в случаях покушения на жизнь и здоровье детей;

б) Разработать и утвердить постановлением Правительства Республики Таджикистан «Типовой договор о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в патронажную семью» и, с целью предотвращения нарушения прав и интересов этих детей, установить жесткие требования касательно патронажных семей;

в) В целях определения правового статуса органов опеки и попечительства, разработать и принять Закон Республики Таджикистан «Об органах опеки и попечительства». Этим законом должно быть четко регламентирована компетенция органов опеки и попечительства с целью защиты прав и интересов детей, как категории лиц, нуждающихся в особой защите;

г) Регулировать и предусмотреть гражданским законодательством Республики Таджикистан, основание и порядок назначения института патронажа в отношении детей, не достигших совершеннолетнего возраста.

8. Семейное законодательство Республики Таджикистан, хотя предусматривает меры защиты личных неимущественных прав, однако, ограничивая круг этих мер только законом, не раскрывает понятие защиты прав. Это в том случае, когда меры защиты неимущественных прав могут быть предусмотрены как законом, так и подзаконными актами. В связи с этим, в рамках настоящего исследования автор предлагает следующее понятие защиты прав:

«Защита прав - это система правовых мер, предусмотренных нормативными актами, призванными восстановить нарушенные права».

**Предложения автора по совершенствованию законодательства Республики Таджикистан и практики его применения:**



I. В рамках проведенного исследования, обосновывается необходимость введения единого понимания правовых норм семейного законодательства. Для этого, считается целесообразной добавление в СК РТ новой статьи в следующей редакции:

«Статья 1<sup>1</sup>. Основные понятия

а) брак - это гражданское состояние, являющееся основанием для возникновения, изменения и прекращения семейных имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей, которые подлежат государственной регистрации в компетентных государственных органах в установленном законом порядке;

б) семья - это добровольный, свободный и равноправный союз мужчин и женщин, достигших брачного возраста, с целью создания семьи, рождения и воспитания ребенка с ведением общего хозяйства;

в) личные неимущественные права и обязанности - права и обязанности, имеющие личный и нематериальный характер, вытекающие из природы человека и не подлежащие к отчуждению;

г) обязанности родителей и заменяющих их лиц - обязательные нормы поведения родителей и заменяющих их лиц по воспитанию и обучению детей, а также защиты их законных прав и интересов.».

II. С целью обеспечения соответствия семейного законодательства ст. 10 Конституции, ст. 2 Закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» и ст.ст. 3, 4, 6 Семейного кодекса Республики Таджикистан, обосновывается изложение ст. 4 Семейного кодекса Республики Таджикистан в следующей редакции, и объединения к нему ст. 6 Семейного кодекса Республики Таджикистан:

«Статья 4. Применение гражданского законодательства к семейным отношениям

1. Если имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в семье, не регламентированы семейным законодательством Республики Таджикистан, то в отношении их будут применяться нормы законодательства Республики Таджикистан, в том числе гражданского законодательства.

2. Если международными договорами, признанными Республикой Таджикистан и ратифицированными парламентом, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Таджикистан о семье, то применяются правила международного договора».

III. Ст. 24 Семейного кодекса Республики Таджикистан обязывает судей во время расторжения брака в судебном порядке, одновременно рассмотреть вопросы, предусмотренные в части 2 данной статьи Семейного кодекса Республики Таджикистан, если отсутствует соглашение между родителями по поводу места жительства детей после расторжения брака о порядке оплаты и размере алиментов для обеспечения детей. Вопреки нормам статьи 24 СК РТ, статье 198 ГПК РТ, ограничивая процессуальных действий судей в рамках требования искового заявления, предусматривает принятие решения только в рамках предмета иска. Это означает, что суд не имеет право одновременно с расторжением брака в судебном порядке, рассмотреть вопросов, предусмотренных в части 2 статьи 24 Семейного кодекса Республики Таджикистан. С учетом изложенного, считается необходимой, приведения норм ст. 198 ГПК РТ в соответствие со ст. 24 Семейного кодекса Республики Таджикистан.

IV. Семейное законодательство Республики Таджикистан, хотя устанавливает систему личных неимущественных прав и обязанностей, не раскрывает их официальное понятие. Кроме того, личные неимущественные права и обязанности имеют искаженный характер и закреплены в различных статьях Семейного кодекса Республики Таджикистан.

Чтобы прояснить систему личных неимущественных прав и обязанностей и сформулировать их официальное определение, предлагается ввести в СК РТ новую статью в следующей редакции:

#### «Ст. 31<sup>1</sup>. Личные права и обязанности супругов

1. Личные права и обязанности супругов являются индивидуальными правами и обязанностями, которые не подлежат к отчуждению и возникают с момента государственной регистрации брака.

2. Личными правами и обязанности супругов являются право на выбор фамилии, профессии и рода занятий, места жительства, свобода совести, свобода мысли, свобода передвижения и другие личные права и обязанности, гарантированные Конституцией и законодательством Республики Таджикистан.

3. В качестве личных неимущественных прав и обязанностей супругов, также выступают такие права и обязанности, возникновение которых не связано с государственной регистрацией заключения брака, но связанные с личностью супругов».

V. Анализ причин и обстоятельств увеличения числа разводов и суицидов среди лиц, с семейными обязательствами показывает, что основным источником таких случаев является серьезное нарушение неприкосновенности частной жизни и вмешательства семьи третьими лицами, особенно родственниками супруги<sup>26</sup>.

С учетом тревожных обстоятельств, считается целесообразным усиление ответственности супругов и их родственников по не ущемлению неимущественных прав другой стороны на законодательном уровне путем изложения ч. 1 ст. 32 СК РТ в следующей редакции:

«1. Супруги свободны в выборе рода занятий, профессии, деятельности, места жительства и места пребывания. Супруги, в том числе их родственники обязаны не препятствовать осуществлению этих прав. Нарушение этих прав супругами либо их родственниками, влечёт ответственность, предусмотренную уголовным законодательством Республики Таджикистан».

VI. В семейном законодательстве Республики Таджикистан не уточняются обязанности родителей и лиц, заменяющих их в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения личных неимущественных обязательств перед детьми. Поэтому, в проведенном научном исследовании обосновывается конкретизация ответственности при неисполнении, или ненадлежащем исполнении личных неимущественных обязательств родителей или лиц, их заменяющих. С этой целью предлагается введение в СК РТ новую статью в следующей редакции:

#### «Ст. 60<sup>1</sup>. Обязательство родителей и лиц, замещающих родителей

1. Родители и лица, замещающие родителей, обязаны всячески содействовать детям, надлежащим образом осуществлять свои права, предусмотренные семейным законодательством и другими нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.

2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей родители и лица, замещающие родителей, привлекаются к соответствующей ответственности, предусмотренной уголовным и административным законодательствами».

**Научная и практическая значимость проведенного исследования.** На основе проведенного научного исследования, были достигнуты такие результаты, которые могут быть широко использованы для совершенствования теории и практики семейного права, в том числе семейного законодательства Республики Таджикистан.

Полученные результаты основаны на научно обоснованных идеях и практике государственных органов, в том числе правоохранительных органов, и основаны на сравнительном анализе. Таким образом, использование ключевых моментов научного исследования в процессе обновления семейного законодательства Республики Таджикистан может дать мощный импульс качественному улучшению

---

<sup>26</sup> Так, по данным МВД Таджикистана, если в 2015 году было зарегистрировано 361 случаев суицида, то в 2016 году это число составило 327 случаев суицида, из которых 159 случаев приходится к мужчинам, 168 случаев к женщинам и 55 случаев к несовершеннолетним детям. URL: <http://vkd.tj/index.php/ru/novosti-arkhiv/11752-nishasti-matbuot-dar-vkd-2> (дата обращения: 05.06.2019 г.).

семейных отношений, особенно личных неимущественных. В связи с этим разработка и принятие Закона Республики Таджикистан «Об органах опеки и попечительства», необходимость которого обосновано в рамках данной работы, считается необходимой.

Основные моменты научного исследования могут быть также широко использованы при разработке учебных программ для студентов юридического направления высших учебных заведений страны и в проведении исследовательской работы. Полученные результаты также могут представлять интерес для студентов, аспирантов и всех тех, кто интересуется вопросами семейного права.

**Личный вклад соискателя ученой степени** проявляется в его самостоятельном и непосредственном проведении диссертационного исследования, формулировании авторских определений ключевых понятий по теме диссертации, предложенной им авторской концепции семьи, личных неимущественных отношений в семье, ее публикациями и выступлениями на различных научно-практических конференциях международного и республиканского уровня, где отражены рекомендации и предложения по совершенствованию действующего законодательства.

**Апробация результатов исследования.** Диссертационная работа выполнена в отделе частного права Института философии, политологии и права им. А. Баховадинова Национальной Академии наук РТ, обсуждена и допущена к защите на кафедре гражданского права юридического факультета Таджикского национального университета. Выводы и предложения, разработанные диссертантом, неоднократно обсуждались на заседаниях кафедры. Основные результаты диссертационного исследования получили отражение в выступлениях на научно-практических конференциях, в частности на:

- IV-ой международной научно-практической конференции «Современное состояние и тенденция развития законодательства Республики Таджикистан и стран СНГ», посвященной «Году молодёжи», апрель 2017 года;

- V-ой международной научно-практической конференции «Национальная правовая система Республики Таджикистан и стран СНГ: анализ тенденций и перспектив развития», октябрь 2017 года;

- Национальном форуме по верховенству закона, посвященном принятию Конституции Республики Таджикистан, ноябрь 2017 года;

- Международной научно-методической конференции «Актуальные проблемы современной юридической науки и пути их решения: теория и практика», ноябрь 2018 года;

- Научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики «Наука и инновации для исполнения национальных целей», посвященной «Годам развития села, туризму и народных ремёсел», 30-летию Государственной Независимости Республики Таджикистан и Дню таджикской науки, апрель 2019 года;

- Международной научно-теоретической конференции «Связи стран Центральной Азии: состояние и перспективы», май 2019 года;

- Республиканской научно-теоретической конференции «Развитие предпринимательства в современном мире: проблемы и пути их решения», октябрь 2019 года;

- VII-ой международной научно-практической конференции «Национальная правовая система Республики Таджикистан и стран СНГ: анализ тенденций и перспектив развития», посвященной 25-летию принятия Конституции Республики Таджикистан, октябрь 2019 года.

По теме исследования издано более 9 учебно-научных работ, 4 из которых опубликованы в ведущих рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан для публикации результатов кандидатских и докторских диссертационных исследований.

**Структура кандидатской диссертации.** Кандидатская диссертация состоит из введения, четырех глав, восьми параграфов, заключения и списка использованной литературы.

## **ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

**Во введении** обосновываются актуальность, теоретическое и практическое значение диссертационного исследования, определяется его предмет, формулируются цель и основные задачи, дается описание методологической и теоретической основы исследования, характеризуется новизна и практическая значимость полученных результатов, излагаются основные положения, выносимые на защиту, а также отражены результаты исследования, личный вклад соискателя, структура и объем диссертации.

Глава первой кандидатской диссертации - **«Историко-правовой анализ развития семейного законодательства по правовому регулированию личных неимущественных отношений в семье»**, которая объединяет три параграфа, охватывает первую стадию развития законодательства по регулированию личных неимущественных отношений в семье и изучает эти отношения, начиная с зороастрийской системы права до современного периода. Данная стадия с целью полного и всестороннего изучения, условно разделена на три стадии:

а) первая стадия от зороастрийской системы права до победы Октябрьской революции;

б) вторая стадия от победы Октябрьской революции до приобретения государственной независимости (советская правовая система);

в) третья стадия от приобретения государственной независимости, по настоящее время (современная система права).

Проведенное научное исследование помогло определить, что личные неимущественные отношения в семье, начиная с первых стадий развития правовых отношений, находятся в центре внимания социальных норм, такие как религиозные и нравственные нормы, и широко регламентировались этими нормами. Данная практика не теряло своё значение и в современных условиях регламентации личных неимущественных отношений в семье, и до сих пор сохраняет своё преимущество перед правовыми нормами. В качестве неопровержимого доказательства могут выступать отношения между родителями и детьми.

В первом параграфе - **«Становление и развитие семейного законодательства по правовому регулированию личных неимущественных отношений в семье (1917-1991)»** уделено внимание тому, что до революции все отношения, в том числе личные неимущественные отношения в семье имели религиозно-нравственный характер и регламентировались с учетом этих характеристик. Так, согласно канонам зороастрийской системы права, лицо, достигшее брачного возраста, было вправе заключить брак только с теми лицами, которых выбрали родители. Наряду с этим, супруга была обязана, уважать мужа, не совершать определённых действий без его ведома. В случаях неисполнения данных обязательств, супруга каралась отравленной пищей.

Конечно, отдельные представители зороастрийской системы права приложили все усилия, для того, чтобы обеспечить равные права мужчин и женщин. Так, Джамасп изъявил желание вступить в религию, в которой мужчины и женщины имели равные права и обязанности, и подчинялись богам и правителям<sup>27</sup>. Однако, нам неизвестно насколько сбылись эти мечты.

Мусульманская система права, которая в 7 веке вытеснила зороастрийскую систему права в регулировании личных неимущественных отношений в семье, как и зороастрийская система права, при регламентации этих отношений, установила

---

<sup>27</sup> Халиков А.Г. Правовая система зороастризма (древнее право) / А.Г. Халиков. - Душанбе: «Маориф ва фарханг», 2005. - С. 201-202.

преимущества религиозных и нравственных норм. Однако, в отличие от зороастрийской системы права, мусульманская правовая система придает личным неимущественным отношениям в семье «демократический» характер и устанавливает равные права и обязанности мужчин и женщин в семейных отношениях. Так, супруга имела право требовать развода от своего мужа, если для этого были достаточные основания<sup>28</sup>. В современном мире такое право предусмотрено семейным законодательством Республики Таджикистан.

Следует отметить, что в соответствии с положениями мусульманской правовой системы, родители не имели право выдавать замуж свою дочь без ее согласия. Также права и обязанности родителей в отношении детей прекращались с момента заключения брака.

С победой Октябрьской революции и восстановлением советской власти, религиозные и нравственные нормы утратили свое место в регулировании личных неимущественных отношений в семье. Нормы, регулирующие такие отношения, приобрели светский характер с предпочтением правовых норм. Правовые нормы, хотя при регламентации личных неимущественных отношений, преимущественно охватили те права, которые были установлены предыдущими правовыми системами, существенно расширяя круг личных неимущественных отношений в семье, дали им официальный характер. Так, в ст. 104 Кодекса законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве от 16 сентября 1918 года, установлена свобода выбора места жительства. Согласно данной норме, изменение места жительства мужа не приводило к изменению места жительства супруги.

В целом личные неимущественные отношения в семье, которые были установлены нормативно-правовыми актами начального периода советской власти, сохраняли свое значение с небольшими изменениями до приобретения государственной независимости.

Во втором параграфе первой главы - «**Семейное законодательство по правовому регулированию личных неимущественных отношений в семье в период независимости**», были изучены нормативно-правовые акты, принятые после обретения государственной независимости.

С новым семейным законодательством Республики Таджикистан были введены новые правовые институты - аналогия закона и аналогия права (ст. 5 СК РТ). Законодательство допускает использование этих институтов только в том случае, если отношения между членами семьи не регулируются семейным законодательством Республики Таджикистан или соглашением сторон. С точки зрения автора, семейное законодательство, устанавливая семейное и гражданское право в качестве источника аналогии закона и аналогии права, ограничивает круг применения данного института. Отношения, регулируемые семейным законодательством, могут быть регламентированы не только гражданским законодательством, но также и законодательством Республики Таджикистан в области здравоохранения. Ярким примером может быть рождения ребенка путем медицинского вмешательства (ст. 91 КЗ РТ). Однако такие отношения не регламентированы, и не запрещены семейным законодательством. В связи с этим предлагается пересмотреть статью 5 СК РТ и расширить сферу применения института аналогии закона и аналогии права.

Другим новшеством семейного законодательства Республики Таджикистан является возрождение института соглашения, который члены семьи смогут использовать для регулирования своих отношений. Предметом такого соглашения могут быть как имущественные, так и личные неимущественные отношения.

В нашем случае наиболее распространенным соглашением является соглашение об осуществлении родительских прав и соглашение об определении места жительства ребенка. Эти институты позволяют родителям определять порядок реализации своих

---

<sup>28</sup> Юсуф Аль-Кардави. Современные фетвы / Юсуф Аль-Кардави. - Бейрут, 2000. - Том 1. - С. 118.

прав с учетом наилучших интересов ребенка, а также определять методы их воспитания и обеспечения.

С точки зрения автора, семейное законодательство, устанавливая возможность заключения таких соглашений только родителями, живущих по отдельности, ограничивает сущность данного института. Это в то время когда Законом Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за воспитание и обучение детей» предусмотрено возможность самостоятельного осуществления родителями своих прав (ст. 7).

Необходимо отметить, что гражданское законодательство вводит определение сделки в ст. 178 ГК РТ и классифицирует ее виды в ст. 179 ГК РТ, в качестве которых признаются сделки и договоры. Исходя из этого, исследователь предлагает, регламентирование института семейно-правовых соглашений в рамках отдельной главы, и её приведении в соответствие к гражданскому законодательству. Также, в соответствии со ст. 7 Закона Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за воспитание и обучение детей», считается целесообразной, если признать за родителей, которые вместе проживают, право заключать соглашение об осуществлении родительских прав. Отрадно, что семейное законодательство, ставя в первую очередь заботу о детях, оставшихся без попечения родителей, считает своим первоочередной задачей их воспитание в семейной среде. Для достижения этих целей устанавливает различные институты, такие как опека и попечительства, патронажная семья и др.

Статья 124 СК РТ, устанавливает, что дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче на воспитание в семью (на усыновление, удочерение), под опеку (попечительство), а при отсутствии такой возможности в соответствии с договором на воспитание в патронажные семьи (патронажному воспитателю).

Семейное законодательство не комментирует других детальных подробностей. ГК РТ, хотя признает данный институт (ст. 42), однако, предусматривает возможность назначения данного института только лицам, достигшим совершеннолетия, что заложит основу для противоречия между двумя законодательными актами. С этой точки зрения предлагается устранить противоречия этих двух законов путем внесения изменений и дополнений в гражданское законодательство для конкретизации оснований и порядка назначения патронажа детям, оставшимся без попечения родителей. Также предлагается разработать и принять Закон Республики Таджикистан «Об органах опеки и попечительства» для определения правового статуса органов опеки и попечительства и определения границ его деятельности по защите прав и интересов детей как категории лиц нуждающиеся к особой защите.

Во втором параграфе первой главы также упоминается, что в соответствии со ст. 24 СК РТ, суд во время расторжения брака, должен урегулировать ряд вопросов, включая воспитание и место жительства детей, при отсутствии соглашения между родителями. Такая практика позволяет своевременно принимать меры по защите прав и интересов членов семьи, особенно детей. Ст. 198 ГПК Республики Таджикистан вопреки ст. 24 СК РТ, обязывает суд принимать решение только в пределах требований иска. То есть суд не может одновременно с расторжением брака рассмотреть вопросы, предусмотренные ст. 24 СК РТ. Исходя из этого, предлагается приведение ст. 198 ГПК РТ в соответствии со ст. 24 СК РТ, путем внесения изменений и дополнений.

Роль и значение международно-правовых актов в формировании семейного законодательства анализируются в третьем параграфе главы первой - **«Влияние международных актов в регламентацию личных неимущественных отношений в семье»**.

Согласно ст. 10 Конституции, международные правовые акты являются составной частью национальной правовой системы и это способствует тому, что национальное семейное законодательство, изменяя своё содержание и сущность в

соответствии с требованиями международного сообщества, что в совокупности обеспечивает реальное равноправие мужчин и женщин в семейных правовых отношениях.

С точки зрения исследователя, ст. 6 СК РТ, устанавливая порядок применения норм международного права к семейным отношениям, несколько ограничила его реальное значение. Поэтому в целях обеспечения соответствия ст. 6 СК РТ к ст. 10 Конституции, предлагается изложить текст данной ст. в следующей редакции:

«Если международными правовыми актами, признанными Республикой Таджикистан, и ратифицированные парламентом установлены иные правила, чем которые предусмотрены семейным законодательством Республики Таджикистан, то применяются правила международных актов».

Во второй главе научного исследования - **«Правовая природа личных неимущественных отношений в семье»** анализируется теория личных неимущественных отношений в семье. В рамках данной главы рассмотрены понятие и сущности личных неимущественных отношений в семье, осуществлено классификация этих отношений. С этой целью основное внимание уделено к основным свойствам и основ возникновения таких отношений.

Первый параграф второй главы - **«Понятие и сущность личных неимущественных отношений в семье»** посвящен особенностям этих отношений.

Хотя семейное законодательство, на основе классификации семейных отношений на имущественные и личные неимущественные отношения (ст. 2 СК РТ), указывает на существование личных неимущественных отношений в семье, но не раскрывает их формального значения. Аналогичная ситуация наблюдается и в семейном законодательстве ряда бывших советских республик - Беларуси, России, Туркменистана, Армении и др.

Следует отметить, что наиболее важной особенностью личных неимущественных отношений в семье является то, что они зависят от личности членов семьи и, по большей части, образуют предмет нравственных норм и осуществляются самими членами семьи с учетом национальных традиций. Этого требует правовая природа личных неимущественных отношений в семье и не считается целесообразным вмешательство извне. В связи с этим, большинство исследователей институтов семейного права отмечают приоритет личных неимущественных отношений в семье над имущественными отношениями<sup>29</sup>.

Во втором параграфе, второй главы - **«Специфические особенности основания возникновения личных неимущественных отношений»** анализируются характеристики, которые являясь особенностью личных неимущественных отношений в семье, отличают их от других неимущественных отношений, прежде всего от личных неимущественных отношений в гражданском праве.

Правда, основанием возникновения любых отношений являются юридические факты. Юридические факты как основа возникновения личных неимущественных отношений в семье, имеют свои специфические свойства, особенно, когда речь идет о семейной правоспособности и дееспособности. Семейная правоспособность и дееспособность, не являясь идентичным явлением с аналогичным институтом гражданского права, не всегда связаны с наступлением определенного возраста. Например, права и обязанности несовершеннолетних родителей (ст. 62 СК РТ). Для приобретения и осуществление таких прав и обязанностей, не требуется достижение совершеннолетнего возраста, или наличие дееспособности. Несовершеннолетние

---

<sup>29</sup> Махмудов М.А. Роль советского семейного права в сохранении и укреплении брака: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / М.А. Махмудов. - Москва, 1986. - С.111; Тагаева С.Н. Теоретические проблемы семейно-правовой ответственности в Республике Таджикистан: дис. ... д-ра наук: 12.00.03 / С.Н. Тагаева. - Душанбе, 2015. - С. 44; Рахимов Х., Исоматов Б. Этика семьи (на тадж. языке) / Х. Рахимов, Б. Исоматов. - Д.: Маориф, 1992. - С. 30-33; Джандарбек Б.А. Правовое регулирование брачно-семейных отношений в Республике Казахстан: дис. ... док. юрид. наук: 12.00.03 / Б.А. Джандарбек. - Алматы, 2010. - С. 186 и др.

лица и признанные судом недееспособными, также могут приобретать родительские права, и реализовать эти права. Для этого требуется только наличие физиологической способности.

Другой особенностью возникновения личных неимущественных отношений в семье, является то, что они связаны с заключением и государственной регистрацией брака в компетентных органах государства.

Определенная группа личных неимущественных отношений в семье, имея связь с семейной средой, возникает между теми лицами, которые являются носителями статуса члена семьи. Например, супруги обязаны содействовать благополучию и укреплению семьи (ст. 32 СК РТ). Такая точка зрения также высказывается отечественными учеными<sup>30</sup>.

Личные неимущественные отношения в семье от других схожих отношений отличаются тем, что в основе возникновения личных неимущественных отношений в семье, являются кровные связи. Так, рождения ребенка в семье обязывает родителей воспитать и обучать ребенка, защищать законные права и интересы, дать имя и фамилию. Аналогичная ситуация также отмечается и в тех случаях, когда идет речь об усыновлении или удочерении детей, оставшихся без попечения родителей. С момента вступления решения суда об усыновлении или удочерении в законную силу, между супругами и усыновленными/удочеренными возникают те права и обязанности, которые возникают между биологическими родителями и детьми.

В третьем параграфе второй главы - «**Классификация личных неимущественных отношений в семье**» осуществлена классификация личных неимущественных отношений в семье с учетом их особенности и общности.

Классификация личных неимущественных отношений в семье может по следующим причинам иметь значение для практики законотворчества и правоприменения: во-первых, нуждаемость определенных групп общественных отношений; во-вторых, внутренняя связь, характер и степень зависимости отношений; в-третьих, важным моментом в классификации и систематизации личных неимущественных отношений является способность выявлять и устранять пробелы и противоречия в правовом регулировании этих отношений.

Для проведения классификации неимущественных отношений в семье, следующие факторы являются ключевыми:

а) субъективный состав, в качестве которого могут выступать только лица, носящие статус члена семьи - супруги, родители, дети и другие члены семьи;

б) важность личных неимущественных отношений не только для семьи, но и для общества в целом.

Для классификации личных неимущественных отношений в семье, а также близость семейного права с гражданским правом, может быть важна возможность применения норм гражданского права к семейным отношениям.

Личные неимущественные отношения в семье можно классифицировать следующим образом:

а) личные неимущественные отношения, имеющие организационный характер, которые не связаны с личностью правообладателей и предназначены для упорядочения общественных отношений и действий участников этих отношений. Например, заключение брака, выявление и регистрация детей, оставшихся без попечения родителей;

б) отношения личного характера, которые регулируются исключительно частным правом. Например, родители могут самостоятельно решать вопросы обучения и воспитания детей.

Личные неимущественные отношения в семье, по содержанию квалифицируются следующим образом:

---

<sup>30</sup> Махмудов М.А. Права и обязанности супругов в семье (на тадж. языке) / М.А. Махмудов. - Д.: Эр-граф, 2003. - С. 54.



а) личные неимущественные отношения, которые имеют смешанное содержание. Это такие отношения, которые могут быть регламентированы не только семейно-правовыми нормами, а также нормами других отраслей права: административным, уголовным, гражданским и др. Например, отношение между опекунами и попечителями и лиц, находящихся под опекуном и попечительством, перемена фамилии, имя и отчества.

б) личные неимущественные отношения, связанные с обучением и воспитанием ребенка. Имеется в виду те отношения, которые являются предметом регламентации не только семейного законодательства, но также Законов Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей», «О защите прав детей». Родители обязаны независимо от того, что имеют ли зарегистрированный брак или нет, совместного или отдельного проживания и других факторов, осуществлять свои права и обязанности с учетом интересов детей. В противном случае, наступает ответственность, предусмотренная административным и уголовным законодательством.

в) личные неимущественные отношения по общению. Право ребенка на общение, как личное право, гарантируется различными нормативными правовыми актами, в том числе, международными. Ребенок сохраняет за собой право на общение с родителями и другими родственниками, если такое общение не направлено против его интересов. При наличии таких угроз, право на общение подлежит ограничению, либо запрещению. Данное право также сохраняется на равных началах за родителями и другими членами семьи.

г) личные неимущественные отношения по планированию семьи.

Личные неимущественные отношения в семье, также могут быть квалифицированы с учетом субъектного состава:

а) личные неимущественные отношения с двумя и более субъектами. Так, ст. 34 Конституции, устанавливает ответственность родителей за обучение и воспитание детей и обязанность совершеннолетних и трудоспособных детей по уходу за родителями.

б) личные неимущественные права между конкретными субъектами. Так, согласно ч. 5ст. 31 СК РТ, добросовестный супруг вправе при признании брака недействительным сохранить фамилию, избранную им при регистрации заключения брака.

Следует отметить, что проведенная классификация личных неимущественных отношений в семье, как это характерно для теории, не являясь окончательной классификацией, также может быть проведена по другим основаниям. Иными словами, представители семейного права, принимая во внимание различные основания, проводят многочисленные классификации неимущественных отношений в семье и связывают их с определенными ситуациями. Исходя из этого, не исключается и то, что личные неимущественные отношения в семье в теории могут быть подвергнуты и другим классификациям.

Третья глава - «**Проблемы правового регулирования личных неимущественных отношений в семье**» имея больше практического характера, анализирует практику семейного законодательства и других законодательных актов, регулирующих семейно-правовые отношения. Для этого, личные неимущественные отношения в семье, квалифицируются к двум группам:

а) регулирование личных неимущественных отношений между супругами;

б) регулирование личных неимущественных отношений между родителями и детьми.

Первый параграф третьей главы - «**Правовое регулирование личных неимущественных отношений между супругами**» охватывая основные моменты правовой регламентации личных неимущественных отношений между супругами, анализирует эти отношения с помощью метода сравнительного анализа.

Следует отметить, что отношения между супругами довольно сложны, и не исключается их участие в совершенно разных отношениях в период брака. Поэтому, принято оценивать отношения, регламентированные правовыми нормами, как брачные отношения. Основу возникновения таких отношений, составляет государственная регистрация брака уполномоченными государственными органами. Иначе, брак не может породить между супругами те права и обязанности, которые предусмотрены семейным законодательством.

В современных условиях развития отношений, правовое регулирование неимущественных отношений между супругами является одной из важных проблем семейного законодательства. Семейный кодекс с охватом этих отношений, не полностью регулирует их с учетом специфических свойств. Поэтому, личные неимущественные отношения между супругами, являются предметом регулирования различных норм права, и конечно, нравственных норм. Но, ст. 4 СК РТ сужая законодательство, применяемое к личным неимущественным отношениям в семье, считает необходимым их применение в тех случаях, когда личные неимущественные отношения в семье не урегулированы нормами семейного законодательства.

Из содержания текста данной статьи кажется, что оно этим исключает применение норм другого законодательства к семейным правоотношениям. Согласно ст. 2 Закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах», под понятием законодательство понимается нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в целом, либо в определенной области.

Анализ практики органов суда общей юрисдикции и органов прокуратуры свидетельствует о том, что в реалиях чаще всего муж или его родственники, препятствуя другой стороне в реализации конституционного права выбора места жительства, создают различные барьеры, которые обычно заканчиваются изгнанием невестки от занимаемого жилого помещения, суицидом или постоянным нарушением права на неприкосновенность личности.

Второй параграф третьей главы - **«Правовое регулирование личных неимущественных отношений между родителями и детьми»** охватывает правовое регулирование личных неимущественных отношений между родителями и детьми, выявляет проблемы такого регулирования и предлагает пути решения.

Личные неимущественные отношения между родителями и детьми, имея конституционный характер, берет своё начало в ст. 34 Конституции Республики Таджикистан. Следовательно, правовая база для регулирования таких отношений является относительно широкой и включает в себя значительное количество законодательных актов, от семейного законодательства до законодательства о защите прав детей. Соответственно, одна из особенностей отношений между родителями и детьми заключается в том, что они одновременно связаны как с правами, так и с обязанностями. Носители родительских прав, обязаны наряду со своими правами, выполнять свои обязанности. Иначе, могут наступить неблагоприятные последствия, предусмотренные законодательством. Осуществление этих прав и обязанностей не должно нарушать установленные интересы ребенка.

Важно отметить, что для таких отношений наличие брака между родителями и их совместное проживание не является решающим фактором. Важно, чтобы происхождение детей от этих родителей было установлено в порядке, установленном семейным законодательством и законодательством о государственной регистрации актов гражданского состояния. Установление происхождения ребенка в таком порядке, является основой для возникновения личных неимущественных отношений. Эти отношения, в свою очередь, не могут быть бессрочными. Они могут прекращаться наступлением определенных условий. Основанием для этого может быть наступление совершеннолетнего возраста.

В отличие от других семейных отношений, отношения между родителями и детьми основаны на публичных отношениях. Субъекты правоприменения не могут указать родителям порядок осуществления своих прав и обязанностей. Тем не менее,

они могут устанавливать пределы и границы реализации этих прав и обязанностей. Например, если родители или лица, их заменяющие, препятствуют получению ребенком обязательного общего образования, может быть возбуждено уголовное дело по ст. 164 УК РТ. Именно на этих основаниях проявляются публичные основы отношения между родителями и детьми.

Родители обязаны осуществлять свои права и обязанности, и не могут отказаться от своих прав и обязанностей. Они могут быть лишены своих прав и обязанностей в судебном порядке только при наличии достаточных оснований для этого. Наряду с этим, права и обязанности родители являясь равными, в равной степени применяются как к отцам, так и к матерям, они имеют приоритет в обучении и воспитании детей.

В четвертой главе - «**Правовые способы защиты личных неимущественных отношений в семье**» принята попытка изучить такие средства и методы, с помощью которых реализуются личные неимущественные отношения в семье.

Общественные отношения, имея тесную связь с правовыми нормами, зависят от того, что они настолько гарантированы нормами права. Гарантированность и защита общественных отношений, являясь гарантом законности, закладывают основу для надлежащего осуществления прав и законных интересов граждан. Однако методы защиты личных неимущественных отношений в семье, такие как личные неимущественные отношения, не являются уникальными и могут интерпретироваться по-разному. Это также имеет место в гражданском праве. То есть ст. ГК РТ 11, хотя определяет защиту гражданских прав, но не раскрывает ее значение.

Основываясь проведенному сравнительному анализу, в совокупности можно отметить два основных и наиболее распространенных способа защиты неимущественных отношений в семье:

а) правовая - осуществляемая компетентными органами в пределах своей компетенции, включая суд, прокуратуру, органы опеки и попечительства;

б) неправовая - деятельность, осуществляемая по усмотрению граждан или общественных (некоммерческой) организаций в порядке, установленном законом.

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что защита личных неимущественных прав, являясь субъективным правом уполномоченного лица, означает право по собственному усмотрению, в рамках дозволенного законом, избирать меры воздействия с целью восстановления нарушенных прав, или пресечения правонарушений, путем обращения в компетентные органы государства или общественных организаций.

С учетом того, что семейно-правовые отношения имея специфический характер, составляют ядро общественных отношений, предлагается определить способы защиты семейных прав, в том числе личных неимущественных, в законодательном уровне, путем добавления новой ст. - ст. 2<sup>1</sup> СК РТ. В этой статье должны перечисляться такие способы защиты семейных прав, как:

- признание права;
- ограничение права;
- прекращение права;
- восстановления права;
- прекращение семейно-правовых отношений.

Также считается уместной, если в части первой данной статьи, предусмотреть легальное понятие защиты семейных прав, в следующей редакции:

«Защита семейных прав это субъективное право уполномоченного лица по выбору мер воздействия с целью восстановления нарушенных прав или пресечению правонарушения».

В **заключении** обобщается основное содержание научного исследования, и обобщаются предложений и рекомендаций по совершенствованию семейного законодательства.

# СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

## Научные статьи, опубликованные в журналах, рецензируемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан:

1. Орипова, М. Хусусиятҳои ҳосилҳои ҳуқуқи уҳдадорӣҳои шахсии ғайри молумулкии ҳамсарон тибқи қонунгузории оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / М. Орипова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. - 2012. - № 3/8 (101). - С. 86-90.
2. Орипова, М.Г. Влияние международно-правовых актов на формирование семейного законодательства Республики Таджикистан в области правового регулирования личных неимущественных отношений в семье [Текст] / М.Г. Орипова // Вестник Таджикского национального университета. Серия гуманитарных наук. Часть II. - 2014. - № 3/8 (150). - С. 97-102.
3. Орипова, М.Г. Понятие и классификация личных неимущественных отношений в семье [Текст] / М. Орипова // Вестник Таджикского национального университета. - 2014. - № 3/1 (128). - С. 130-134.
4. Орипова, М.Г. К проблеме правовой природы личных неимущественных отношений в семье [Текст] / М.Г. Орипова // Вестник университета (РТСУ). Научный журнал. - 2015. - № 1 (48). - С. 46-53.

## Научные статьи, опубликованные в сборниках и других научно-практических изданиях:

5. Орипова, М.Г. Конституционно-правовые основы родительских прав в Таджикистане [Текст] / М.Г. Орипова // Вестник Конституционного суда Республики Таджикистан. - 2012. - № 4. - С. 126-136.
6. Орипова, М. О некоторых вопросах правового регулирования личных неимущественных отношений между родителями и детьми [Текст] / М. Орипова // Вестник Конституционного суда Республики Таджикистан. - 2014. - № 2. - С. 105-111.
7. Орипова, М. Некоторые аспекты правового регулирования личных неимущественных отношений в семье [Текст] / М. Орипова // Вестник Конституционного суда Республики Таджикистан. - 2014. - № 4. - С. 153-161.
8. Орипова, М. Осуществление родительских прав [Текст] / М. Орипова // Вестник Конституционного суда Республики Таджикистан. - 2015. - № 4. - С. 129-140.

9. Орипова, М. Мақоми ҳуқуқии ҳамсарон дар низоми муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ [Матн] / М. Орипова // Ахбори Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон. - 2018. - № 2. - С. 24-32.

## АННОТАЦИЯ

**на автореферат диссертации Ходжаевой Мафтуны Гуфроновне на тему «Проблемы правового регулирования личных неимущественных отношений в семье по законодательству Республики Таджикистан», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право**

**Ключевые слова:** личные неимущественные отношения в семье, родственники, родители, брак, семья, супруги, защита личных неимущественных прав, семейное законодательство, ответственность.

Правовые реформы, проводимые в Таджикистане, затронули широкий круг общественных отношений, в том числе семейно-правовых. В результате чего в систему отношений, регулируемых семейным законодательством, были внесены ряд существенных изменений. Имплементация международных правовых актов к семейному законодательству, переход от императивной регламентации семейных отношений к гибкому регулированию на основе признания института брачного контракта, соглашение о выплате алиментов, о порядке участия в воспитании и обучении детей, об определении местожительства детей и др.

Перечисленные институты, дали возможность членам семьи, особенно супругам, самостоятельно, посредством различных сделок и договоров определить и регламентировать содержание и сущности своих личных неимущественных отношений. Не смотря на это, прийти к выводу касательно полной регламентации личных неимущественных отношений членов семьи, представляется преждевременной. Широкий круг норм регламентирующих имущественных отношений против узкого круга норм регламентирующих личных неимущественных отношений членов семьи, кажется «не справедливой».

В настоящем исследовании, которое является первой попыткой комплексного анализа проблем правовой регламентации личных неимущественных отношений в семье, эти отношения в основном рассматриваются с позиции семейного права во взаимосвязи с гражданским правом.

Указанные обстоятельства определили актуальность темы исследования и послужили основанием ее избрания в качестве темы кандидатской диссертации.

В рамках настоящей работы впервые в отечественной частноправовой науке проблемы правового регулирования личных неимущественных отношений в семье проанализированы как с ракурса гражданского, так и с призмы семейного права. Новизна состоит в изучении и анализе историко-правового развития семейного законодательства по правовому регулированию личных неимущественных отношений в семье и выявлении правовой природы этих отношений, что свидетельствует о результатах полученных автором по существованию целого ряда проблем в сфере законодательного положения и практического применения личных неимущественных отношений в Республике Таджикистан.

В результате такого анализа был предложен механизм их правовой регламентации, содержание которой состоит в различии правового регулирования личных неимущественных отношений между супругами и между родителями и детьми.

## АННОТАТСИЯ

**ба автореферати диссертатсияи Хоҷаева Мафтуна Ғуфроневна дар мавзӯи «Масоили батанзимдарории ҳуқуқии муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзоди илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.03 – ҳуқуқи граждани, ҳуқуқи соҳибкорӣ, ҳуқуқи оила, ҳуқуқи хусусии байналмилалӣ пешниҳод гардидааст**

**Калидвожаҳо:** муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила, ҳешовандон, падару модар, никоҳ, оила, зану шавҳар, ҳифзи ҳуқуқҳои ғайримолумулкӣ, қонунгузории оилавӣ, ҷавобгарӣ.

Ислоҳоти ҳуқуқие, ки дар Тоҷикистон гузаронида шуда истодаанд, доираи васеи муносибатҳо, аз ҷумла муносибатҳои ҳуқуқи оилавино бе таъсир намонданд. Дар натиҷа ба низоми муносибатҳои бо қонунгузорӣ оид ба оила танзимшаванда як қатор дигаргуниҳои ҷиддӣ ворид гардиданд. Имплементатсияи санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ба қонунгузорӣ оид ба оила, гузариш аз танзими императивии муносибатҳои оилавӣ ба танзими чандирӣ дар асоси эътирофи падидаи аҳдномаи никоҳ, созишномаҳои пардохти алимент, тартиби иштирок дар таълим ва тарбияи фарзанд, муайян кардани маҳалли зисти кӯдак ва ғ.

Падидаҳои зикршуда имконият доданд, ки аъзоёни оила, бахусус ҳамсарон мазмуну муҳтавои муносибатҳои шахсии ғайримолумулкии худро мустақилона, дар асоси шартнома ва аҳдҳои гуногун муайян ва мавриди танзим қарор диҳанд. Бо вучуди ин, дар хусуси пурра танзим гардидани муносибатҳои шахсии ғайримолумулкии аъзоёни оила хулоса қардан ба маврид намебошад. Доираи васеи меъёрҳои танзимкунандаи муносибатҳои молу мулкӣ ба муқобили доираи маҳдуди меъёрҳои танзимкунандаи муносибатҳои шахсии ғайримолумулкии аъзоёни оила «ноадолатона» ба назар мерасад.

Дар таҳқиқоти мазкур, ки кӯшиши аввалини таҳлили комплекси танзими ҳуқуқии муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила мебошад, ин муносибатҳо асосан аз лиҳози ҳуқуқи оилавӣ бо ҳамбастагӣ бо ҳуқуқи граждани баррасӣ мегарданд.

Ҳолатҳои мазкур мубрамии мавзӯи таҳқиқотро муайян қардааст ва ҳамчун асос барои интиҳоби он ба сифати мавзӯи рисолаи номзадӣ баромад қардааст.

Дар доираи таҳқиқоти мазкур, ки кӯшиши аввалини таҳлили комплекси проблемаҳои танзими ҳуқуқии муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила мебошад, ин муносибатҳо, асосан, аз лиҳози ҳуқуқи оила дар ҳамбастагӣ бо ҳуқуқи граждани баррасӣ мегарданд. Навгонӣ аз омӯзиш ва таҳлили тарихию ҳуқуқии инкишофи қонунгузории оилавӣ оиди танзими ҳуқуқии муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила ва муайян намудани табиати ҳуқуқии ин муносибатҳо иборат буда, аз натиҷаҳои бадастовардаи муаллиф оиди вучуд доштани як қатор проблемаҳо дар соҳаи муқаррароти қонунгузорӣ ва таҷрибаи татбиқи он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳодат медиҳад.

Дар натиҷаи чунин таҳлил механизми танзимкунии ҳуқуқӣ пешниҳод гардид, ки мазмуни он дар тафовутгузории танзими ҳуқуқии муносибатҳои шахсии ғайримолумулкии байни зану шавҳар ва фарзандон ифода меёбад.

## ANNOTATION

**for the abstract of the dissertation of Khodjaeva Maftuna Gufronovna on the theme «Problems of legal regulation of non-property personal relations in the family on the legislation of the Republic of Tajikistan», submitted for the candidate degree of legal sciences, specialty 12.00.03 - civil law; business law; family law, international private law**

**Key words:** personal non-property relations in the family, relatives, parents, marriage, family, couples, protection of non-property personal rights, family legislation, responsibility.

Legal reforms conducted in Tajikistan have raised a wide range of public relations, including family and legal. As a result, a number of significant changes were introduced into the system of relations regulated by family law. Implementation of international legal acts to family law, the transition from mandatory regulation of family relations to flexible regulation based on the recognition of the institution of the marriage contract, an agreement on the payment of alimony, on the procedure for participation in the upbringing and education of children, on determining the place of residence of children, etc.

The listed institutions made it possible for family members, especially for couples, to independently, through various transactions and agreements, determine and regulate the content and essence of their non-property personal relations of family members, it seems prematurity. A wide range of norms regulating property relations against a narrow range of norms regulating non-property personal relations of family members seems to be «unjust».

In this research, which is the first attempt at a comprehensive analysis of the problems of legal regulation of non-property personal relations in the family, these relations are mainly considered from the position of family law in conjunction with the civil law.

These circumstances determined the relevance of the research topic and served as the basis for its selection as the theme of the candidate's dissertation.

Within the framework of this work, for the first time in domestic private law science, the problems of legal regulation of non-property personal relations in the family are analyzed both from the perspective of civil and from the prism of family law. The novelty consists in the studying and analyzing of the historical and legal development of family legislation on the legal regulation of non-property personal relations in the family and the identification of the legal nature of these relations, which testifies to the results obtained by the author on the existence of a number of problems in the field of the legislative position and the practical application of personal non-property relations in the Republic. Tajikistan.

In a result of this analysis, was proposed a mechanism of their legal regulation, the content of which consists in the difference in the legal regulation of non-property personal relations between spouses and between parents and children.



**ХОҶАЕВА МАФТУНА ҒУФРОНОВА**

**ПРОБЛЕМАҲОИ БАТАНЗИМДАРОРИИ ҲУҚУҚИИ МУНОСИБАТҲОИ  
ШАХСИИ ҒАЙРИМОЛУМУЛКӢ ДАР ОИЛА ТИБҚИ ҚОНУНГУЗОРИИ  
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**АВТОРЕФЕРАТИ**

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмӣ нозади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи  
ихтисоси 12.00.03 - ҳуқуқи граждани, ҳуқуқи соҳибкорӣ, ҳуқуқи оилавӣ, ҳуқуқи  
байналхалқии хусусӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Душанбе - 2021

Диссертатсия дар Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи  
А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон иҷро шудааст

**Роҳбари илмӣ:**

**Маҳмудзода Маҳкам Азам** – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, сарҳодими илмии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Академики Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, ҳуқуқшиноси шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон,

**Муқарризони расмӣ:**

**Золотухин Алексей Валеревич** - доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, декани факултети ҳуқуқшиносии МТБ ТО «Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон»

**Саидзода Муҳаббат Шералӣ** - номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, раиси Суди ноҳияи Шаҳринави Ҷумҳурии Тоҷикистон (Ҷумҳурии Тоҷикистон)

**Муассисаи тақриздиханда:**

Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон

Ҳимояи диссертатсия \_\_\_\_\_ соли 2022, соати \_\_\_\_ дар ҷаласаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA – 002 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, маҳаллаи Буни Ҳисорак, толори Шӯрои диссертатсионии факултети ҳуқуқшиносии ДМТ) баргузор мегардад.

Бо диссертатсия тавассути сомонаи [www. tnu.tj](http://www.tnu.tj) ва дар китобхонаи марказии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, хиёбони Рудақӣ, 17) шинос шудан мумкин аст.

Автореферат «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 фиристода шудааст.

**Котиби илмии Шӯрои диссертатсионӣ,  
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ,  
профессор**



**Азиззода У.А.**

## ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

**Мубрамии мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ.** Ислохоти ҳуқуқие, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуда истодаанд, доираи васеи муносибатҳо, аз ҷумла муносибатҳои ҳуқуқи оилавино ба таъсир намонданд. Дар натиҷа ба низоми муносибатҳои бо қонунгузори оид ба оила танзимшаванда як қатор дигаргуниҳои ҷиддӣ ворид гардиданд. Имплементатсияи санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ба қонунгузори оид ба оила, гузариш аз танзими императивии муносибатҳои оилавӣ ба танзими чандирӣ дар асоси эътирофи падидаи аҳдномаи никоҳ, созишномаҳои пардохти алимент, тартиби иштирок дар таълим ва тарбияи фарзанд, муайян кардани маҳалли зисти кӯдак ва ғ.

Қобили зикр аст, ки масъалаи батанзимдарории ҳуқуқии муносибатҳо дар оила зери таваҷҷуҳи пайвастаи давлату Ҳукумат қарор дошта, дар тамоми паёмҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин самт дастуру супоришҳо дода мешаванд. Аз ҷумла зимни ироаи паём 26 декабри соли 2019 аз ҷониби Сарвари давлат қайд гардид, ки «яке аз масъалаҳои муҳимтарини ҳаёти имрӯзаи ҷомеаи мо ташаккули тарзи зиндагии солим, фароҳам овардани шароит барои модару фарзанди солим ва ташкили оилаи солим мебошад. Ин масъала, пеш аз ҳама, ба мунтазам беҳтар намудани сатҳи сифати зиндагии мардум, ҳифзи саломатии занону модарон, баланд бардоштани сатҳи маърифати онҳо ва тарбияи насли аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва маънавӣ солим, яъне ба масъалаи оилаи устувор дахл дорад.

Оила ниҳоди асосии ҷомеа, манбаи парваришу тарбияи нерӯи солими зехнӣ ва ҷисмонӣ ва идомадиҳандаи наслҳо махсуб мешавад. Ободиву суботи ҷомеа аз ороиши оромии ҳар як оила вобаста аст»<sup>31</sup>.

Падидаҳои зикршуда имконият доданд, ки аъзоёни оила, бахусус ҳамсарон мазмуну муҳтавои муносибатҳои шахсии ғайримолумулкии худро мустақилона, дар асоси шартнома ва аҳдҳои гуногун муайян ва мавриди танзим қарор диҳанд. Бо вучуди ин, дар ҳусуси пурра танзим гардидани муносибатҳои шахсии ғайримолумулкии аъзоёни оила ҳуҷҷаҳои қардан ба маврид намебошад. Доираи васеи меъёрҳои танзимкунандаи муносибатҳои молу мулкӣ ба муқобили доираи маҳдуди меъёрҳои танзимкунандаи муносибатҳои шахсии ғайримолумулкии аъзоёни оила «ноадолатона» ба назар мерасад.

Тибқи қонунгузори оид ба оила, ҷабрдида дар мавриде ба ҷуброни зарари маънавӣ умед баста метавонад, ки агар ақди никоҳ қалбаки бошад ва он бо тартиби судӣ ба чунин сифат эътироф карда шуда бошад.

Муомилоти граждании муосир низ онро тақозо намудааст, ки муносибати зарурӣ ба танзими ҳуқуқии муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ ҷой дошта бошад. Масъалан, имрӯз алоқаи мутақобилаи вазъи аъзои оила дар ҳуқуқи граждани ва оилавӣ ба баҳс мебошад.

Ҳамчунин бо қонунгузори оид ба оила мавқеи санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ дар низоми қонунгузори оид ба оила мушаххас карда нашудааст, гарчанде ин ба таври умумӣ нишон дода мешавад (м. 3 КО ҚТ). Бинобар ин, таҷрибаи судӣ зимни баррасии парвандаҳои оилавӣ истифода шудани санадҳои ҳуқуқии байналмилалиро на ҳама вақт дар ёд дорад. Ҳолати мазкур инчунин нисбати Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон низ тааллуқ дорад.

Ин ҳолатҳо ва ҳолатҳои дигари ба ин монанд, дар таҷриба пайдо шудани мушкилоти гуногунро боис гардида, бо ин назардошт такмил додани қонунгузори оид ба оиларо талаб менамоянд.

Дар таҳқиқоти мазкур, ки кӯшиши аввалини таҳлили комплекси танзими ҳуқуқии муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила мебошад, ин муносибатҳо

---

<sup>31</sup> Аз Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ 29.12.2019// <http://www.president.tj/taxonomy/term/5/68>; (санаи муруҷиат: 05.05.2021).

асосан аз лиҳози ҳукуқи оилавӣ бо ҳамбастагӣ бо ҳукуқи граждани баррасӣ мегарданд.

Ҳолатҳои мазкур муносибати мавзӯи таҳқиқотро муайян кардааст ва ҳамчун асос барои интиҳоби он ба сифати мавзӯи рисолаи номзадӣ баромад кардааст.

**Сатҳи таҳқиқи мавзӯ.** Муносибатҳои шахсии ғайримолумулкии оилавӣ падидаи ҳукуқии на он қадар «ҷавон» буда, нисбати он ҳанӯз дар давраи тоинқилобӣ таваҷҷуҳ зоҳир шуда буд. Ин муносибатҳо мавзӯи марказии танзимнамоии меъёрҳои ахлоқӣ-маънавӣ ва динӣ буда, дар ин ё он сатҳ аз ҷониби мутафаккирони Шарқ, ба монанди Абӯалӣ ибни Сино, Муҳаммад Ғазолӣ, Абдурахмони Ҷомӣ, Убайди Зоконӣ, Аҳмади Дониш ва дигарон мавриди андешаронӣ қарор дода шудааст<sup>32</sup>.

Муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ инчунин аз ҷониби олимони тоинқилобии рус Г.Ф. Шершеневич<sup>33</sup>, О.С. Иоффе<sup>34</sup>, А.И. Загорский<sup>35</sup>, Д.И. Мейер<sup>36</sup> ва дигарон мавриди омӯзиш қарор гирифта буд.

Дар давраи шӯравӣ ва истиқлолияти давлатӣ муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ бо паҳлуҳои гуногуни худ мавзӯи таҳқиқоти олимони ватани О.У. Усмонов<sup>37</sup>, М.А. Маҳмудзода<sup>38</sup>, Ш.Т. Тағойназаров<sup>39</sup>, Ш.М. Менглиев<sup>40</sup>, Б.Т. Худояров<sup>41</sup>, А.Ғ. Холиқов<sup>42</sup>, Ҳ.Н. Ҳиматов<sup>43</sup>, С.Н. Тагаева<sup>44</sup>, И.Ғ. Ғаффорзода<sup>45</sup>, Н.М. Имомова<sup>46</sup> ва дигаронро ташкил дод. Олимони мазкур муносибатҳои шахсии ғайримолумулкии оилавино бо истифода аз падидаҳои граждани-ҳуқуқӣ, оилавӣ-ҳуқуқӣ ва ҷиноятӣ-ҳуқуқӣ баррасӣ ва таҳлил намуданд.

Олимони шӯравӣ ва муосири рус А.М. Белякова<sup>47</sup>, Е.М. Ворожейкин<sup>48</sup>, В.А. Рясенцев<sup>49</sup>, Я.Р. Веберс<sup>50</sup>, М.В. Антоколская<sup>51</sup>, Л.М. Пчелинсева<sup>52</sup>, А.М. Нечаева<sup>53</sup>,

---

<sup>32</sup> См.: Болтаев М.Н. Абу Али ибн Сина - великий мыслитель, учёный энциклопедист средневекового Востока. - М.: Сампо, 2002.- 400 с.; Шоева Ф.М. Государственно-правовые взгляды Мухаммада Газали: автореф. дисс. канд.юрид. наук. Душанбе, 2018. - 29 с.; Истины: Изречения персидского и таджикского народов, их поэтов и мудрецов. Перевод с фарси Гребнева Н. Примечания Н. Османова. - Санкт-Петербург, «Азбука-Классика», 2005. - 256 с.; Ахмад Дониш. История мангитской династии. Перевод И.А. Наджафовой. - Душанбе: Дониш, 1967. - с.24-27.

<sup>33</sup> См.: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. - 9-е изд. - М.: Издание Бр. Башмаковых, 1911. - 851 с.

<sup>34</sup> Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1949. - 144 с.

<sup>35</sup> См.: Загорский А.И. Курс семейного права. - Одесса, 1909. - 278 с.

<sup>36</sup> См.: Мейер Д.И. Русское гражданское право. - Издание 3 (по исправленному и дополненному 8 изданию 1902 года). (Классика российской цивилистики). - Москва: Статут, 2003. - 831 с.

<sup>37</sup> Усмонов О.У. Гражданское право дореволюционного Таджикистана. // Труды юридического факультета. Вып.1. (Вопросы гражданского права и процесса).- Душанбе, 1972. - с. 3 - 132.

<sup>38</sup> Маҳмудов М. Ҳуқуқ ва ўҳдадорихои ҳамсарон дар оила / М. Маҳмудов. - Душанбе: Эр-граф, 2003. - 164 с.; Маҳмудзода М., Худоёрзода Б. Ҳуқуқи оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ / М. Маҳмудзода, Б. Худоёрзода. - Душанбе: Эр-граф, 2015. - 492 с.

<sup>39</sup> Тағайназаров Ш. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных прав граждан в СССР. Отв. ред. Ойгензихт В. А. - Душанбе, Дониш, 1990. - 213 с.

<sup>40</sup> Менглиев Ш.М. Гармонизация норм в международном частном праве // Академический юридический журнал. - 2012. - №2. - с. 81.

<sup>41</sup> Худояров Б.Т. Защита прав и интересов детей по семейному праву Республики Таджикистан: дисс. канд. юрид. наук. - Душанбе, 2000. - 192 с.

<sup>42</sup> Халиков А.Г. Правовая система зороастризма: дисс. д-ра юрид. наук. - Душанбе, 2001. - 421 с.

<sup>43</sup> Химатов Х.Н. Проблемы правового регулирования имущественных отношений супругов: по материалам Республики Таджикистан: дисс. канд. юрид. наук. - Душанбе, 2008. - 194 с.

<sup>44</sup> Тагаева С.Н. Теоретические проблемы семейно-правовой ответственности в Республике Таджикистан: дисс. д-ра юрид. наук. - Душанбе, 2015. - 374 с.

<sup>45</sup> Ғаффорзода И.Ғ. Проблемаҳои вазъи ҳуқуқии кӯдак тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳқиқоти сивилистӣ: дисс. ... д-ра юрид. наук. - Душанбе, 2021. - 369 с.

<sup>46</sup> Имомова Н.М. Лишение родительских прав как форма ответственности в семейном праве Республики Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук. - Душанбе, 2015. - 170 с.; Она же: Семейно-правовые способы защиты прав ребенка в Республике Таджикистан: теоретико-практические аспекты: дис. ... д-ра юрид. наук. - Душанбе, 2020. - 436 с.

<sup>47</sup> Белякова А.М. Вопросы советского семейного права в судебной практике. Пособие для слушателей народных университетов. - М.: Знание, 1989. - 143 с.

<sup>48</sup> Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР. - М.: Юрид. лит., 1972. - 336 с.

И.М. Кузнецова<sup>54</sup>, М.И. Кулагин<sup>55</sup> ва дигарон низ ба паҳлуҳои мухталифи муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ мароқ зоҳир карда, онро аз нигоҳи назарияи илми ҳуқуқи оилавӣ ва ҳуқуқи граждани мавриди омӯзиш қарор доданд.

**Робитаи кор бо барномаҳо (лоихаҳо) ва мавзӯҳои илмӣ.** Таҳқиқоти диссертационӣ дар доираи фасли II «Муайян кардани проблемаҳои объектҳои муносибатҳои ҳуқуқи хусусӣ», ки мавзӯи фаъолияти илмию таҳқиқотии институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.М. Баҳоваддинови Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон «Инкишофи асосҳои ҳуқуқи хусусии қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2019» мебошад, анҷом дода шудааст.

**Объекти** таҳқиқоти илмиро махсусиятҳои муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ, ки бо бақайдгирии давлатии ақди никоҳ пайдо мешаванд, ташкил доданд. Дар ин росто таҷрибаи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ дар замони тоинқилобӣ, чӣ дар давраи шӯравӣ, инчунин дар замони истиқлолияти давлатӣ ба инобат гирифта шуда, таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқӣ анҷом дода шуданд. Баробари ин, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф гардида низ мадди назар нагардиданд. Муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ бо истифода аз санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ низ баррасӣ гардида, ҳулосабарорӣ карда шуданд.

**Мавзӯи** таҳқиқоти илмиро муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ байни аъзоёни оила пайдо мешаванд, дар иртибот бо муносибатҳои ҳуқуқи оилавӣ алоқамандӣ дошта, бахусус бо муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ, ташкил медиҳанд. Баробари ин, зимни таҳқиқоти муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ байни аъзоёни оила, омилҳои низ мавриди омӯзиш қарор дода шуданд, ки ба тақомули чунин муносибатҳо таъсиргузор бошанд. Масалан, низоми ҳуқуқии зардуштӣ, мусулмонӣ ва, албатта, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ.

#### **Асосҳои назариявӣ ва методологии таҳқиқоти илмӣ.**

Асосҳои назариявии диссертатсия аз қорҳои олимони Тоҷикистон Н.М. Имомова, И.Ғ. Ғаффорзода, Ш.К. Ғаюров, М.А. Маҳмудзода, Ш.М. Менглиева, Л.Т. Назархудоева, М.Ш. Саидзода, Р.Ш. Сотиволдиев, Ш.Т. Тағойназаров, О.У. Усмонов, Ҳ.Н. Ҳимматов, А.Ғ. Холиқзода, Б.Т. Худоёрзода ва дигарон иборат мебошад.

Дар рисола қорқардҳои илмӣ ва таҳқиқоти заминавии ҳуқуқшиносон, ҷомеашиносон ва файласуфони рус вобаста ба проблемаи баррасишаванда то он ҳақде, ки ба мақсад ва вазифаҳои таҳқиқоти мазкур мувофиқанд, ба инобат гирифта шудаанд. Ба онҳо қорҳои М.В. Антоколская, М.С. Малкевич, М.В. Матвеева, Е.В. Вавилин, М.А. Кондрашова, А.Н. Левушкин, М.Г. Масевич, В.П. Мозолин, В.А. Рясенцев, В.Ф. Яковлев ва дигаронро мансуб доништан мумкин аст.

Асоси методологии таҳқиқот. Дар таҳқиқот усули дарки диалектикӣ ба сифати замина истифода гардидааст, ки таҳлили ҳаматарафаи объектҳои таҳқиқшаванда, инчунин муайян намудани робитаҳои сабабию оқибатии зухуроти таҳлилшударо дар робитаи ногуастани дар назар дорад; ҳамчунин усулҳои умумиилмӣ (таҳлил, синтез, индуксия, дедуксия, шабоҳат) ва махсуси дарки илмӣ – муқоисавию ҳуқуқӣ, низомию таҳлилий, таърихӣ, усули тафсири расмию мантиқӣ низ васеъ истифода шудаанд. Усулҳои зикршуда имкон доданд, ки махсусиятҳои вазъи муносибатҳои шахсии

<sup>49</sup> Рясенцев В.А. Семейное право. Учебник. – М.: Юрид. лит., 1971. – 296 с.

<sup>50</sup> Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. – Рига: Зинатне, 1976. – 231 с.

<sup>51</sup> Антокольская М.В. Семейное право. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2002. – 336 с.

<sup>52</sup> Пчелинцева Л.М. Семейное право: учебник и практикум для прикладного бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. – 330 с.

<sup>53</sup> Нечаева А.М. Семейное право: учебник для вузов. 8-е изд., перераб. и доп. – М., Юрайт, 2021. – 294 с.

<sup>54</sup> Кузнецова И.М. Семейное право. Учебник. – М.: Юристъ, 1999. – 118 с.

<sup>55</sup> Кулагин М.И. Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо. М-во высш. и сред. спец. образования СССР. – М.: Изд-во Ун-та дружбы народов, 1987. – 175 с.

ғайримолумулкиро дар оила аз лиҳози ҳуқуқи граждани ва ҳуқуқи оилавии Тоҷикистон муайян карда шаванд.

**Асоси меъёрии ҳуқуқии таҳқиқоти диссертациониро** Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси граждани Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – КГ ҚТ), КО ҚТ (минбаъд – КО ҚТ), дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки ба танзим ва ҳифзи ҳуқуқҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила карда шудаанд, инчунин санадҳои судӣ (қарорҳои Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар онҳо тартиби татбиқи баъзе меъёрҳои ҳуқуқии граждани ва ҳуқуқи оилавӣ оид ба категорияҳои алоҳидаи парвандаҳо дар соҳаи баррасишаванда тавзеҳ дода шудаанд, таҷрибаи судӣ) ва ғ. ташкил медиҳанд. Ғайр аз ин, асоси меъёрии таҳқиқотро баъзе меъёрҳои қонунгузори граждани ва оилавии давлатҳои аъзои ИДМ, инчунин санадҳои байналмилалӣ оид ба проблемаи таҳқиқшаванда ташкил медиҳанд.

**Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот.** Мақсади таҳқиқоти илмиро омӯзиш ва таҳлили муқоисавии санадҳои ҳуқуқии миллӣ ва байналмилалӣ ташкил доданд, ки ба сифати мавзӯи танзимнамоии онҳо муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ баромад мекарданд. Вобаста ба ин, диққати асосӣ ба назария ва амалияи қонунгузори муносири Тоҷикистон зоҳир мегардад. Бо ин назардошт, барои ноил шудан ба ин ҳадафҳо, дар назди таҳқиқоти илмӣ **вазифаҳои** зерин гузошта шуданд:

а) омӯзиш ва таҳлили марҳилаҳои асосии барқароршавӣ ва рушди қонунгузори Тоҷикистон оид ба танзими муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила ва махсусиятҳои онҳо;

б) таҳқиқ ва таҳлили моҳияти ҳуқуқии муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила ва махсусиятҳои пайдоиш ва батанзимдарории онҳо бо қонунгузорӣ оид ба оила;

в) баррасии батанзимдарории ҳуқуқии муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ байни ҳамсарон ва байни падару модар ва фарзандон ҳамчун субъектҳои асосии муносибатҳои ҳуқуқи оилавӣ;

г) таҳқиқи асосҳои ҳуқуқии пайдоиш ва батанзимдарории муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила, таҳлили танқидии онҳо, ошкор кардани фазаи ҳолигии мавзӯи таҳқиқоти илмӣ бо мақсади такмили онҳо;

ғ) таҳлил ва таснифи муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила, баррасии мафҳуми никоҳ ва оила ҳамчун асоси пайдоиши муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ;

д) таҳияи тавсияҳои илман асоснок оид ба татбиқи қонунгузорӣ ва пешниҳодҳо оид ба такмили онҳо.

**Навгони илми таҳқиқоти диссертационӣ.** Дар таҳқиқоти диссертационии мазкур навгони илмӣ ҳам аз тарзи гузоштани проблема ва ҳам аз роҳи ҳалли он таркиб ёфтааст, зеро дар илми ватани ҳуқуқӣ корҳое, ки таҳлили низомноки падидаи ҳуқуқии таҳқиқшавандаро фаро гиранд, мавҷуд нестанд. Дар доираи қори мазкур аввалин маротиба дар илми сивилистикаи ватани ҳуқуқҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила аз нигоҳи илми ҳуқуқи граждани ва ҳуқуқи оилавӣ таҳлил гардидаанд. Проблемаҳои ҳуқуқҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила таҳқиқ гардида, масъалаи амалигардонии ҳуқуқ ва уҳдадорҳои аъзои оила дар муносибатҳои алоҳидаи ҳуқуқи хусусӣ таҳлил шуда, механизмҳои ҳифзи ҳуқуқҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила коркард гаштаанд.

Дар натиҷаи чунин таҳлил проблемаи калони илми муайян намудани ҳуқуқҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила дар низоми арзишҳои ҳуқуқии илми сивилистика ҳал карда шудааст, ки дорои аҳамияти назариявӣ ва амалӣ мебошад. Муаллифи рисола дар рафти таҳлили ҳуқуқҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила мавқеи муаллифиро нисбат ба мафҳуми оила, ки моҳиятан мураккаб буда, вазифаи назариявии дорои аҳамияти калон барои илми ҳуқуқи оилавии Тоҷикистон мебошад, муайян намудааст.

**Муқаррароти асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда:**

1. Диссертант ба он хулосае омадааст, ки пош хӯрдани ИҶШС дар авали солҳои 90-ум ба тағйироти куллии аксари соҳаҳои ҳаёт овардааст. Чараҳои демократизатсиякунонии бошиддат оғоз ёфт, аз ҷумла дар соҳаи озодии эътиқод, ки дар навбати худ баъзе мушкилотро эҷод кард. Имрӯз тамоюли баргаштани ба баъзе меъёрҳои анъанавӣ (одатҳо) ба ҷомеаи муосир мушоҳида мегардад, ки ба бастанӣ акди никоҳ бидуни ба расмият дарории он дар мақомоти сабти асноди ҳолатҳои шаҳрвандӣ оварда расонидааст ва ин аз он шаҳодат медиҳад, ки дар ҷомеа таҷрибаи бастанӣ акди никоҳ дар асоси меъёрҳои шариат, мутаасифона, паҳн гашта истодааст.

2. Диссертант мафҳуми муаллифии муносибатҳои шахсии ғайримолумулкиро дар оила пешниҳод кардааст. Ин муносибатҳо мутақобила буда, байни аъзои оила оиди неъматҳои ғайримоддӣ, ки бо бастанӣ акди никоҳ, таваллуди фарзандон ба миён меоянд ва бо меъёрҳои ҳуқуқ, ахлоқ, анъана ва одатҳо танзим шудаанд. Тарзҳои танзими ҳуқуқии ин муносибатҳо метавонанд манъкунанда, иҷозатдиҳанда, қоидаҳои маънидодкунанда ва амрдиҳанда барои иҷрои амалҳои муайян буда метавонанд.

3. Ба андешаи муаллиф, муносибатҳои шахсии ғайримолумулкии оилавӣ дорои хусусиятҳои зерин мебошанд:

а) факти ҳуқуқии ҳуқуқофаранда бақайдгирии давлатии никоҳ, таваллуди кӯдак, ба тарбия қабул намудани кӯдак тавассути фарзандхондӣ, ба васоят ва парасторӣ қабул намудан мебошанд;

б) барои пайдо шудани ҳуқуқи ўҳдадориҳои шахсии ғайримолумулкии муайян, ҷой доштани қобилияти амалкунии оилавӣ зарур аст;

в) танҳо байни аъзои оила ба вучуд меояд;

г) хусусияти молумулкӣ надорад;

ғ) бегона ва ба шахсони сеюм дода намешанд;

д) ба сифати мавзӯи созишномаҳо оиди амалигардонии ҳуқуқҳои падару модарӣ ва интиҳоби ҷои зисти кӯдак баромад карда наметавонанд.

4. Ба андешаи диссертант, шомил шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чараҳои ҷаҳонишавӣ ва пайдо шудани муносибатҳои мутлақо нав, инкишофи илм ва техника, дар баробари дигар муносибатҳо, ба муносибатҳои ҳуқуқии оилавӣ низ таъсир расонид. Тавассути даҳолати тиббӣ, ҳамсарон имкон пайдо карданд, ки мушкилоти безурриётиро ҳал кунанд. Чунин муносибатҳо танзими худро дар ҷорҷӯбаи Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ёфта, дар қонунгузории оилавӣ «бегона» боқӣ мондааст. Баробар ин, охири пайдоиши ҳуқуқи ўҳдадориҳо байни падару модар ва фарзандон ба таваллуди фарзанд аз ҳамин падару модар, ки бо тартиби муқарраршуда дар мақомоти ваколатдори давлатӣ ба қайди давлатӣ гирифта шудааст, вобаста намуда, бо ҳамин мантиқан дигар шакли пайдоиши чунин ҳуқуқ ва ўҳдадориҳо инкор менамояд. Бо ин ҚО ҚТ мантиқан пайдо шудани чунин ҳуқуқи ўҳдадориҳо дар шакли дигар, инкор мекунад. Ғайр аз ин, истифодаи падидаҳои қиёси қонун ва қиёси ҳуқуқи салоҳияти мақомоти судӣ боқӣ монда, аз ҷониби мақомоти дигари давлатӣ, аз ҷумла мақомоти маъмури истифода шудани ин падидаҳо маҳдуд мегардонад. Бо назардошти гуфтаҳои боло, мувофиқи мақсад доништа мешавад, ки тартиби истифодаи падидаҳои қиёси қонун ва қиёси ҳуқуқ таҷдиди назар гардида, доираи истифодаи он васеъ карда шавад. Зимни таҳқиқоти мазкур пешниҳод мегардад, ки истифодаи қиёси қонун ва қиёси ҳуқуқ нисбат ба муносибатҳои оилавӣ, ки байни аъзои оила ба вучуд меоянд, таҷдиди назар карда шавад. Зеро, муқаррароти м. 5 ҚО ҚТ дар таҳрири амалкунанда татбиқи қиёси қонун ва қиёси ҳуқуқро маҳдуд карда, ба сифати сарчашма танҳо қонунгузории гражданиро муқаррар менамояд.

5. Таҳлили муқоисавию ҳуқуқии амалияи қонунгузории оилавии Тоҷикистон, мақомоти ваколатдори давлатӣ ва дигари санадҳои меъерии ҳуқуқӣ, собит менамоянд, ки дар таҷриба доираи ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои шахсии ғайримолумулкии аъзои оила нисбатан «маҳдуд» мебошанд. Ин ҳуқуқи ўҳдадориҳо, ки бо дигар

санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, новобаста аз вазъи ҳуқуқии дорандаи чунин ҳуқуқҳо пешбинӣ ва қафолат дода шудаанд, на ҳама вақт аз тарафи мақомоти давлатии солоҳиятдор ба инобат гирифта мешаванд. Яъне мақомоти ваколатдори давлатӣ зимни татбиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати муносибатҳои ҳуқуқи оилавӣ, бештар қонунгузорӣ оид ба оиларо ба назар гирифта, санадҳои дигари меъёрии ҳуқуқиро сарфи назар мекунанд. Вобаста ба ин, зарурати аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ ба инобат гирифта шудани ҳуқуқ ва уҳдадорихои шахсии ғайримолумулкии аъзоёни оила, ки ба онҳо тааллуқ доранд ва бо санадҳои дигари меъёрии ҳуқуқӣ пешбинӣ ва қафолат дода шудаанд, асоснок гардидааст.

6. Асоснок шудааст, ки падидаи созишномаи бо қонунгузории оилавӣ пешбинӣ намуда бо қонунгузории граждани дар зиддият қарор доранд. Қонунгузории граждани падидаҳои аҳдҳо ва шартномаҳоро пешбинӣ намуда, шаклҳои дигари чунин падидаҳо пешбинӣ накардааст. Аз ин рӯ, пешниҳод мегардад, ки қонунгузории оилавино бо қонунгузории граждани бояд мутобиқат намояд ва падидаи созишнома бо падидаи шартнома иваз карда шавад. Ин имконияти ҳатмӣ будани муносибатҳои шахсии ғайримолумукиро, ҳамчун мавзӯи шартнома мустақкам гардонидани бо ин васила иҷрои матлуби онҳоро қафолат медиҳад.

7. Муаллиф асоснок кардааст, ки бо мақсади ба таври пурра ба танзим даровардани падидаи патронаж ва ҳифз намудани муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила, зарур доништа мешавад, ки амалҳои зерини хусусияти ташкилию ҳуқуқӣ анҷом дода шаванд:

а) Ҳуқуқи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар симои мақомоти васоят ва парасторӣ оиди ба таври яктарафа бекор кардани шартнома дар бораи ба оилаи патронаж супоридани кӯдакони ятим ва кӯдакони бе парастории падару модар монда ҳангоми аз ҷониби чунин оилаҳо иҷро ё ба таври дахлдор иҷро нашудани уҳдадорихои шартномавӣ ё сӯиқасд ба ҳаёт ва саломатии кӯдакон муқаррар карда шавад;

б) «Шартномаи намунавӣ дар бораи ба оилаи патронаж супоридани кӯдакони ятим ва кӯдакони бе парастории падару модар монда» таҳия ва бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шуда, бо мақсади роҳ надодан ба поймолшавии ҳуқуқ ва манфиатҳои ин кӯдакон талаботи қатъӣ нисбати оилаҳои патронаж муқаррар карда шаванд;

в) Бо мақсади муайян намудани мақоми ҳуқуқии мақомоти васоят ва парасторӣ, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти васоят ва парасторӣ» таҳия ва қабул карда шавад. Зарур аст, ки бо ин қонун салоҳияти мақомоти васоят ва парасторӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдакон ҳамчун категорияи ба ҳимояи махсус эҳтиёҷ дошта мушаххас муайян карда шавад;

г) Бо қонунгузории граждани Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ва тарзҳои таъини падидаи патронаж нисбати кӯдакони ба синни балоғат нарасида пешбинӣ ва мавриди танзим қарор дода шавад.

8. Қонунгузории оилавии Тоҷикистон, гарчанде чораҳои ҳифзи ҳуқуқҳои шахсии ғайримолумулкиро муқаррар менамояд, аммо доираи чунин чораҳоро танҳо бо қонун муайян намуда, мафҳуми ҳифзи ҳуқуқро кушода намедиҳад. Ин дар ҳолатест, ки чораҳои ҳифзи ҳуқуқҳои шахсии ғайримолумулкӣ мумкин аст баробари қонунҳо, инчунин бо санадҳои зериконунӣ пешбинӣ карда шаванд. Аз ин хотир, дар таҳқиқоти илмии гузаронидашуда мафҳуми зерини ҳифзи ҳуқуқҳо пешниҳод карда мешавад:

«Ҳифзи ҳуқуқ - низоми чораҳои ҳуқуқиест, ки бо санадҳои меъёрӣ пешбинӣ гардида, барои барқарор намудани ҳуқуқҳои поймолшуда равона гардидаанд».

**Пешниҳодҳои муаллиф вобаста ба тақмили қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва амалияи татбиқи он:**

I. Дар қорҷӯбаи таҳқиқоти гузаронидашуда, зарурати ворид кардани фаҳмиши ягонаи меъёрҳои ҳуқуқии қонунгузории оилавӣ асоснок карда шудааст. Барои ин,



дар КО ҚТ илова намудани моддаи нав дар таҳрири зерин мувофиқи мақсад хисобида мешавад:

«Моддаи 1<sup>1</sup>. Мафҳумҳои асосӣ

а) ақди никоҳ - ҳолати шахрвандӣ, ки барои пайдо шудан, тағйир ёфтган ва қатъ гардидани ҳуқуқ ва уҳдадорихоӣ молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкии оилавӣ боис шуда, бо тартиби муқаррарнамудаи қонун дар мақомоти ваколатдори давлат ба кайд гирифта мешавад;

б) оила - иттифоқи ихтиёрӣ, озод ва баробарҳуқуқи мард ва зани ба синни никоҳӣ расида мебошад, ки мақсади ташкили оила, таваллуд ва тарбияи фарзандро бо пешбурди хоҷагии умумӣ пайгирӣ менамояд;

в) ҳуқуқ ва уҳдадорихоӣ шахсии ғайримолумулкӣ - ҳуқуқ ва уҳдадорихоӣ, ки хислати фардӣ дошта, аз табиати инсон бармеоянд, бегона шуда наметавонанд;

г) уҳдадорихоӣ падару модар ва шахсони ивазкунандаи онҳо - чораҳои ҳатмии рафтори падару модар ва шахсони ивазкунандаи онҳо оид ба таълим ва тарбияи фарзандон ва ҳимояи ҳуқуқи манфиатҳои қонунии онҳо.»

II. Бо мақсади таъмин намудани мутобиқати қонунгузори оилавӣ ба м. 10 Конститутсия, м. 2 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» ва моддаҳои 3, 4 ва 6 КО ҚТ, дар таҳрири нав баён карда шудани м. 4 КО ҚТ ва ба он муттаҳид кардани м. 6 КО ҚТ асоснок карда шудааст.

«Моддаи 4. Татбиқи қонунгузори граждани дар муносибатҳои оилавӣ

1. Агар муносибатҳои молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкӣ, ки дар байни аъзоёни оила пайдо мешаванд, бо қонунгузори оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба оила ба танзим дароварда нашуда бошанд, нисбати онҳо меъёрҳои қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла қонунгузори граждани татбиқ карда мешаванд.

2. Агар шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон назар ба қонунгузори оид ба оила тартиби дигарро муқаррар карда бошанд, шартномаҳои байналмилалӣ татбиқ карда мешаванд.»

III. М. 24 КО ҚТ судро вазифадор кардааст, ки ҳангоми бекор кардани ақдиқоҳ бо тартиби судӣ, оид ба масъалаҳои дар қисми 2 ҳамин модда зикр гардида баррасӣ намояд, ба шарт байни падару модар оиди ҷои истиқомати кӯдак баъд аз бекор кардани ақди никоҳ, тартиби пардохт ва ҳаҷми алимент барои таъмини кӯдак ва ғ. созишнома ҷой надошта бошад. Бар хилофи меъёри моддаи 24 КО ҚТ, моддаи 198 КМГ ҚТ, судхоро дар доираи талаботи даъво маҳдуд намуда, вобаста ба он қабул гардидани ҳалнома ро танҳо дар доираи мавзӯи даъво пешбинӣ менамояд. Ин маънои онро дорад, ки суд ҳангоми баррасӣ кардани аризаи даъвогӣ, наметавонад дар як вақт бо бекор кардани ақди никоҳ масъалаҳои дар қисми 2 м. 24 КО ҚТ пешбинӣ гардида баррасӣ намояд. Вобаста ба ин, зарур доништа мешавад, ки мутобиқати моддаи 198 КМГ ҚТ ва моддаи 24 КО ҚТ таъмин карда шавад.

IV. Қонунгузори Тоҷикистон оид ба оила гарчанде, ки низоми ҳуқуқ ва уҳдадорихоӣ шахсии ғайримолумулкӣ муқаррар менамояд, мафҳуми расмии онҳоро кушода намедихад. Ғайр аз ин, ҳуқуқ ва уҳдадорихоӣ шахсии ғайримолумулкӣ хислати ғалат дошта, дар моддаҳои мухталифи КО ҚТ мустаҳкам гардидаанд.

Бо мақсади мушаххас кардани низоми ҳуқуқи уҳдадорихоӣ шахсии ғайримолумулкӣ ва пешбинӣ намудани мафҳуми расмии онҳо, ба КО ҚТ дар таҳрири зерин илова гардидани м. нав ба мақсад мувофиқ доништа мешавад:

«М. 31<sup>1</sup>. Ҳуқуқ ва уҳдадорихоӣ шахсии ҳамсарон

1. Ҳуқуқ ва уҳдадорихоӣ шахсии ҳамсарон ҳуқуқи уҳдадорихоӣ мебошанд, ки хислати фардӣ дошта, бегона нашавандаанд ва аз лаҳзаи бақайдгирии давлатии ақди никоҳ пайдо мешаванд.

2. Ҳуқуқ ва уҳдадорихоӣ шахсии ҳамсарон ҳуқуқ ба интихоби насаб, интихоби касбу кор ва машғулият, истиқоматгоҳ, озодии вичдон, озодии андеша, озодии мусофират ва дигар ҳуқуқи уҳдадорихоӣ хислати фардӣ дошта мебошанд, ки бо Конститутсия ва қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон қафолат дода шудаанд.

3. Ба сифати ҳуқуқу уҳдадориҳои шахсии ғайримолумулкии ҳамсарон, ҳамчунин ҳуқуқу уҳдадориҳои баромад мекунад, ки пайдоиши онҳо бо бақайдгирии давлатии ақди никоҳ вобаста нестанд, вале аз шахсияти онҳо вобастаанд.»

V. Таҳлили сабаб ва ҳолатҳои зиёдшавии шумораи бекор кардани ақди никоҳ ва омори худкушии шахсони дорои уҳдадориҳои оилавӣ, собит менамоянд, ки сарчашмаи асосии ин ҳолатҳо даҳлат ба ҳаёти шахсӣ ва оилавӣ аз ҷониби шахсони сеюм, пеш аз ҳама ҳешу таборони шавҳар, ба таври ҷиддӣ поймол гардидани ҳуқуқ ва манфиатҳои шахсии ғайримолумулкии ҳамсар ба шумор мераванд. Чунончи, тибқи иттилои расмии ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон агар дар соли 2015 361 ҳолати худкушӣ ба қайд гирифта шуда бошад, пас дар соли 2016 ин нишондиҳанда ба 327 ҳолат баробар гардид, ки аз инҳо 159 ҳолати худкушӣ ба мардҳо, 168 ҳолати худкушӣ ба занҳо ва 55 ҳолати худкушӣ ба кӯдакони ноболиғ рост меояд<sup>56</sup>.

Бо назардошти ин ҳолатҳо, пешниҳод мегардад, ки уҳдадориҳои ҳамсарон ва ҳешу таборони онҳо оид ба поймол накардани ҳуқуқҳои шахсии тарафи дигар дар сатҳи қонунгузорӣ мустаҳкам гардида, қисми 1 м. 32 ҚО ҚТ дар таҳрири зерин баён карда шавад:

«1. Ҳамсарон дар интихоби касбу кор, фаъолият, интихоби истиқоматгоҳ ва маҳалли буду бош озоданд. Ҳамсарон, аз ҷумла ҳешу таборони онҳо уҳдадоранд барои ба амал баровардани ин ҳуқуқҳо монеъ нашаванд. Аз ҷониби ҳамсарон ё ҳешу таборони онҳо поймол шудани ин ҳуқуқҳо барои фаро расидани ҷавобгарии бо қонунгузориҳои ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардида боис мешаванд.»

VI. Дар қонунгузориҳои оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон масъулияти падару модар ва шахсони ивазкунандаи онҳо, ҳангоми иҷро ё ба таври дахлдор иҷро накардани уҳдадориҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар назди фарзандон, мушаххас нагаштааст. Вобаста ба ин, бо таҳқиқоти илмии гузаронидашуда, зарурати мушаххас кардани ҷавобгарӣ ҳангоми иҷро ё ба таври дахлдор иҷро нашудани уҳдадориҳои шахсии ғайримолумулкии падару модар ё шахсони ивазкунандаи онҳо асоснок карда шуда, ба ҚО ҚТ дар таҳрири зерин илова карда шудани м. нав пешниҳод мегардад:

«М. 60<sup>1</sup>. Уҳдадориҳои падару модар ва шахсони ивазкунандаи онҳо

1. Падару модар ва шахсони ивазкунандаи онҳо уҳдадоранд ба кӯдакон ҷиҳати ба таври дахлдор ба амал баровардани ҳуқуқҳои онҳо, ки бо қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба оила ва дигар санадҳои ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ карда шудаанд, мусоидат намоянд.

2. Аз ҷониби падару модар ё шахсони ивазкунандаи онҳо иҷро ё ба таври дахлдор иҷро нашудани уҳдадориҳо, барои фаро расидани ҷавобгарие, ки бо қонунгузориҳои маъмури ва ҷиноятии пешбинӣ шудаанд, боис мегардад.»

**Аҳамияти илмӣ ва амалии таҳқиқоти гузаронидашуда.** Дар заминаи таҳқиқоти илмии гузаронидашуда натиҷаҳои ба даст оварда шуданд, ки онҳо метавонанд аст дар самти такмил додани назария ва амалияи ҳуқуқи оилавӣ, аз ҷумла қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба оила ба таври васеъ истифода бурда шаванд.

Натиҷаҳои ба даст омада ба андеша ва нуқтаҳои назари илман асоснокшуда ва амалияи мақомоти давлатӣ, аз ҷумла мақомоти ҳифзи ҳуқуқ асос ёфта, дар заминаи таҳлили муқоисавӣ ҳулосабарорӣ карда шудааст. Бинобар ин, дар раванди таҷдиди қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба оила истифода шудани нуқтаҳои асосии таҳқиқоти илмӣ, метавонанд барои сифатан беҳтар гардидани танзими муносибатҳои ҳуқуқи оилавӣ, баҳусус муносибатҳои шахсии ғайримолумулкии байни аъзоёни оила тақони назаррас бахшанд. Бинобар ин, таҳия ва қабул гардидани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти васоят ва парасторӣ», ки зарурияти ин қонун бо таҳқиқоти илмӣ асоснок карда шудааст, зарур ҳисобида мешавад.

Нуқтаҳои асосии таҳқиқоти илмӣ инчунин метавонанд дар раванди таҳияи барномаҳои таълимӣ барои донишҷӯёни равияи ҳуқуқшиносии муассисаҳои

<sup>56</sup> URL: <http://vkd.tj/index.php/ru/novosti-arkhiv/11752-nishasti-matbuot-dar-vkd-2> (санаи мурочиат: 05.06.2019 г.).

таҳсилоти олии мамлакат ва пешбурди корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ба таври васеъ истифода бурда шаванд. Натиҷаҳои ба даст омада ҳамчунин мумкин аст нисбати магистрантҳо, аспирантҳо ва ҳамаи шахсоне, ки нисбати масъалаҳои ҳуқуқи оилавӣ таваҷҷуҳ зоҳир мекунанд, манфиатовар бошанд.

**Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ** дар мустақилияти он ва бевосита гузаронидани таҳқиқоти илмӣ, тавсияи таърифҳои муаллифии мафҳумҳои калидӣ вобаста ба мавзӯи диссертатсия, концепсияи оила, ки аз ҷониби ӯ пешниҳод шудааст, тавсияҳо бобати такмили қонунгузори амалкунанда, интишорот ва баромадҳои ӯ дар конфронсҳои гуногуни илмию амалии сатҳи байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ таҷассум мегардад.

**Тасвиби натиҷаҳои таҳқиқот.** Рисолаи диссертатсионӣ дар шӯъбаи ҳуқуқи хусусии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон анҷом дода шуда, дар кафедраи ҳуқуқи граждании факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон муҳокима ва ба ҳимоя тавсия шудааст. Хулоса ва пешниҳодҳои аз ҷониби рисоланавис қорқард намуда борҳо дар чаласаҳои кафедра баррасӣ гардидааст. Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар баромадҳо дар конфронсҳои илмию амалӣ таҷассум мегардад, алаҳусус:

- Конфронси IV-уми илмӣ-амалӣ «Ҳолати муосир ва тамоюли инкишофи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлатҳои ИДМ», бахшида ба «Соли ҷавонон», апрели соли 2017;

- Конфронси V-уми илмӣ-амалӣ «Низоми миллии ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлатҳои ИДМ: таҳлили тамоюл ва дурнамои инкишоф», октябри соли 2017;

- Форуми миллии оиди волоияти қонун, бахшида ба қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ноябри соли 2017;

- Конфронси байналмилалӣ илмӣ-методӣ «Проблемаҳои мубрами илми ҳуқуқшиносӣ муосир ва роҳҳои ҳалли онҳо: назария ва амалия», ноябри соли 2018;

- Конфронси байналмилалӣ илмӣ-амалии ҳайати омӯзгорону профессорӣ ва қорқардонии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсат «Илм ва инноватсия барои иҷрои ҳадафҳои миллий», бахшида ба «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ», 30-солагии Истиклолияти Давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Рӯзи илми Тоҷикистон, апрели соли 2019;

- Конфронси илмӣ-назариявӣ «Робитаҳои давлатҳои Осиёи Марказӣ: ҳолат ва дурнамо», майи соли 2019;

- Конфронси илмӣ-назариявӣ «Инкишофи соҳибқорӣ дар замони муосир: проблемаҳо ва роҳҳои ҳалли он», октябри соли 2019;

- Конфронси VII-уми байналмилалӣ илмӣ-амалӣ «Низоми миллии ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлатҳои ИДМ: таҳлили тамоюл ва дурнамои инкишоф», бахшида ба 25-солагии қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, октябри соли 2019.

Вобаста ба таҳқиқот бештар аз 9 қорқаронии таълимӣ интишор шудааст, ки 4 онҳо дар маҷаллаҳои пешбари тақризишаванда ва тавсиянамудаи ҚОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои интишори натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсияҳои номзадӣ ва докторӣ интишор шудаанд.

**Соҳтори рисолаи номзадӣ.** Рисолаи номзодии мазқур аз сарсухан, қорқар боб, ҳашт параграф, хулоса ва рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат аст.

## **МАЗМУНИ АСОСИИ РИСОЛАИ НОМЗАДӢ**

Дар муқаддима мубрамияти мавзӯи таҳқиқоти диссертатсия асоснок гардида, сатҳи таҳқиқи он, мавзӯ, объект, мақсад, вазифаҳои таҳқиқот, асосҳои методологӣ, назариявӣ, заминаҳои меъёрӣ, навгонии илмӣ ва нуқтаҳои илми ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳаммияти назариявӣ ва амалии диссертатсия муайян қарда

шудааст, ҳамзамон тасвиби натиҷаҳои таҳқиқот, саҳми шахсии довталаб, сохтор ва ҳаҷми диссертатсия пешбинӣ гардидааст.

Боби якуми рисолаи номзадӣ - «**Таҳлили таърихӣ-ҳуқуқии рушди қонунгузории оилавӣ оид ба танзими ҳуқуқии муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила**», ки се параграфро муттаҳид кардааст, давраи аввали рушди қонунгузорию оид ба танзими муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оиларо фаро гирифта, онро шурӯъ аз низоми ҳуқуқии зардуштӣ то ба замони муосир мавриди таҳлил қарор медиҳад. Ин давра бо мақсади омӯзиши пурра ва ҳаматарафа, шартан ба се марҳила тасниф карда шудааст:

а) марҳилаи якум аз низоми ҳуқуқии зардуштӣ то ба ғалабаи Инқилоби Октябр;

б) марҳилаи дуум аз замони ғалабаи Инқилоби Октябр то ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ (низоми ҳуқуқии шӯравӣ);

в) марҳилаи сеюм аз замони ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ то ба имрӯз (низоми ҳуқуқии замони нав).

Бо таҳқиқоти илмии гузаронидашуда муайян гардид, ки муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила аз давраи аввали ташаккули муносибатҳои ҳуқуқӣ, дар маркази «таваҷҷуҳ»-и меъёрҳои иҷтимоӣ, ба монанди меъёрҳои динӣ ва ахлоқӣ қарор дошта, ба таври васеъ мавриди танзимномаи қарор гирифта буданд. Ин таҷриба дар шароити муосири танзими муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила низ аҳмияти худро гум накарда, афзалияти худро назар ба меъёрҳои ҳуқуқӣ нигоҳ доштанд. Ба сифати далели эътимодноки ин гуфтаҳо метавонанд муносибатҳои байниҳамдигарии падару модар ва фарзандон баромад намоянд.

Дар параграфи якуми боби як - «**Барқароршавӣ ва рушди қонунгузории оилавӣ оид ба танзими ҳуқуқии муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила (1917-1991)**» он чиз мавриди таваҷҷуҳ қарор дода шудааст, ки то замони инқилоб тамоми муносибатҳо, аз ҷумла муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила тобиши динию ахлоқӣ дошта, бо ин назардошт мавриди танзим қарор дода мешуданд. Чунончи, тибқи муқаррароти низоми ҳуқуқии зардуштӣ шахсони ба синни никоҳӣ расида метавонистанд танҳо бо шахсоне ақди никоҳ банданд, ки онҳоро падару модарашон интиҳоб карда буданд. Баробари ин, ҳамсар уҳдадор буд эҳтироми шавҳарашро ба ҷо орад, бе иҷозати ӯ қореро ба анҷом нарасонад. Ҳангоми сар печидан аз ин уҳдадорӣ, метавонистанд ҳамсарро бо хӯроки захролудшуда ғизо диҳанд.

Албатта, намояндагони алоҳидаи низоми ҳуқуқии зардуштӣ дар замони худ барои таъмини ҳуқуқ ва уҳдадорихои баробари мардон ва занон кӯшиш ба харҷ дода буданд. Чунончи, Ҷамасп вориди дине шуданаширо иброн дошта буд, ки дар он мардон ва занон ҳуқуқ ва уҳдадорихои баробар дошта, ба худоён ва ҳокимон итоат мекунанд<sup>57</sup>. Лекин то ҷӣ андоза амалӣ шудани ин ормонҳо барои мо маълум нест.

Низоми ҳуқуқи мусулмонӣ гарчанде дар асри 7 мавқеи низоми ҳуқуқи зардуштиро дар танзими муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила танг кард, ин низоми ҳуқуқӣ низ дар танзими ҷунин муносибатҳо афзалиятро нисбати меъёрҳои динӣ ва ахлоқӣ муқаррар намуд. Лекин, низоми ҳуқуқии мусулмонӣ дар фарқият аз низоми ҳуқуқии зардуштӣ ба муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила хислати «демократӣ» дода, ҳуқуқ ва уҳдадорихои баробари мардон ва занонро дар муносибатҳои оилавӣ муқаррар кард. Чунончи, ҳамсар ҳуқуқ дошт дар мавриди ҷой доштани асоси кофӣ аз шавҳараш бекор кардани ақди никоҳ (талок)-ро талаб намояд<sup>58</sup>. Дар шароити муосир ҷунин ҳуқуқро нисбати занон ҚО ҚТ пешбинӣ кардааст.

Мавриди қайд аст, ки мутобиқи муқаррароти низоми ҳуқуқи мусулмонӣ, падару модар ҳуқуқ надоштанд духтари худро бе розигии ӯ ба шавҳар диҳанд. Инчунин, аз

<sup>57</sup> Халиков А.Г. Правовая система зороастризма (древнее право) / А.Г. Халиков. - Душанбе: «Маориф ва фарҳанг», 2005. - С. 201-202.

<sup>58</sup> Юсуф Аль-Кардави. Современные фетвы / Юсуф Аль-Кардави. - Бейрут, 2000. - Том 1. - С. 118.

замони бастанӣ акди никоҳ, ҳуқуқ ва уҳдадорӣҳои падару модар нисбати фарзандон қатъ мегардид.

Бо ғалабаи инқилоб ва барқарор гардидани ҳокимияти шӯравӣ, меъёрҳои динӣ ва ахлоқӣ мавқеи худро дар танзими муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила аз даст доданд. Меъёрҳои танзимкунандаи чунин муносибатҳо ҳислати дунявиро пайдо карда, афзалият нисбати меъёрҳои ҳуқуқӣ дода шуданд. Меъёрҳои ҳуқуқӣ гарчанде дар танзими муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ, бештар ҳамон ҳуқуқхоёро фаро гирифтанд, ки онҳоро низоми ҳуқуқии қаблӣ муқаррар карда буданд, доираи муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оиларо ба таври назаррас васеъ карда, нисбати онҳо тобишӣ расмӣ доданд. Чунончи, дар моддаи 104 Кодекси қонунҳо дар бораи асноди ҳолати шаҳрвандӣ, ҳуқуқи никоҳӣ, оилавӣ ва васоят, ки 16 сентябри соли 1918 қабул гардид, озодии интиҳоби маҳалли истиқоматро эътироф шудааст. Тибқи ин меъёр, иваз гардидани маҳалли истиқомати шавҳарро ҳамчун асос барои иваз гардидани маҳалли истиқомати ҳамсар рад кард.

Дар маҷмӯъ муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила, ки бо санадҳои ҳуқуқии давраи аввали ҳокимияти шӯравӣ муқаррар гардида буданд, аҳамиятнокии худро бо тағйироти алоҳидаи на он қадар назаррас, то замони ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ нигоҳ доштанд.

Дар параграфи дуюми боби як - **«Қонунгузори оилавӣ оид ба танзими ҳуқуқии муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила дар даврони истиқлолият»** санадҳои ҳуқуқие мавриди омӯзиш қарор гирифтанд, ки онҳо баъди ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ қабул гардиданд.

Бо қонунгузори нави Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба оила, дар таҷриба падидаҳои ҳуқуқии нав - қиёси қонун ва қиёси ҳуқуқ қорӣ гардиданд (м. 5 КО ҚТ). Қонунгузорӣ истифодаи ин падидаҳоро дар мавриде роиҷ медонад, ки агар муносибатҳои байни аъзоёни оила бо қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба оила ё созишномаи тарафҳо танзим нагардида бошанд. Аз нигоҳи муҳаққиқ қонунгузорӣ оид ба оила ба сифати манбаи қиёси қонун ва қиёси ҳуқуқ ҳуқуқи оилавӣ ва ҳуқуқи гражданиро муқаррар намуда, доираи онро маҳдуд менамояд. Муносибатҳои танзимкунандаи қонунгузорӣ оид ба оила, мумкин аст баробари қонунгузори граждани, инчунин бо қонунгузори дигар, ба монанди қонунгузорӣ дар бораи тандурустӣ танзим гарданд. Мисоли равшани онро метавонад бо даҳлати илми тиб соҳиби фарзанд гардидани ҳамсарон (м. 91 КТ ҚТ) ва бо ҳамин васила пайдо гардидани муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар байни онҳо ташкил диҳад. Лекин ин муносибатҳоро қонунгузорӣ оид ба оила танзим ва ё манъ накардааст. Вобаста ба ин, пешниҳод мегардад, ки м. 5 КО ҚТ таҷдиди назар гардида, доираи истифодаи қиёси қонун ва қиёси ҳуқуқ васеъ карда шавад.

Навгони дигари қонунгузори нави Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба оила рӯи қор омадани падидаи созишнома ба шумор меравад, ки аъзоёни оила метавонанд барои ба танзим даровардани муносибатҳои худ аз он истифода намоянд. Предмети чунин созишномаро метавонанд ҳам муносибатҳои молумулкӣ ва ҳам шахсии ғайримолумулкӣ ташкил диҳанд.

Дар мисоли мо созишномаи бештар паҳнгардида, созишнома дар бораи тартиби ба амал баровардани ҳуқуқҳои падару модар, созишнома дар бораи муайян кардани маҳалли истиқомати кӯдак ба шумор меравад. Ин падидаҳо ба падару модар имконият медиҳанд, ки тартиби ба амал баровардани ҳуқуқҳои худро бо назардошти манфиатҳои кӯдак муқаррар карда, бо ҳамин усулҳои тарбия ва таъминоти онҳоро муайян намоянд.

Аз нигоҳи муҳаққиқ қонунгузорӣ оид ба оила имконияти бастанӣ чунин созишномаҳоро нисбати падару модаре, ки дар алоҳидагӣ истиқомат менамоянд, муқаррар карда, бо ҳамин моҳияти ин падидаҳоро маҳдуд месозад. Ин дар ҳолатест, ки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» ба падару модар имконият медиҳад, ки ҳуқуқҳои худро мустақилона амалӣ намоянд (м. 7).

Мавриди зикр аст, ки қонунгузорию граждани дар м. 178 КГ ҚТ мафхуми аҳдро кушода, дар м. 179 КГ ҚТ намудҳои онро тасниф менамояд, ки ба сифати онҳо аҳдҳо ва шартномаҳо эътироф гардидаанд. Бо ин назардошт, муҳаққиқ пешниҳод менамояд, ки созишномаҳои оилавӣ-ҳуқуқӣ дар боби алоҳида танзим гардида, қонунгузорию оид ба оила дар ин самт ба қонунгузорию граждани мутобиқ карда шавад. Инчунин тибқи м. 7 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», мувофиқи мақсад доништа мешавад, ки агар нисбати падару модари якҷоя истиқоматкунанда низ ҳуқуқи бастанӣ созишнома дар бораи ба амал баровардани ҳуқуқҳои падару модар муқаррар карда шавад.

Боиси дастгиристу, ки қонунгузорию оид ба оила ғамхорию дар ҳаққи кӯдакони бе саробонии падару модар монда дар сатҳи аввал қарор дода, ба муҳити оилавӣ фаро гирифтани онҳоро вазифаи аввалиндараҷаи худ мешуморад. Бо ин мақсад ҷиҳати дар амал татбиқ кардани ҳадафҳои мазкур падидаҳои гуногун, ба монанди васоят ва парасторӣ, оилаҳои патронаж ва ғ.-ро муқаррар менамояд.

Моддаи 124 КО ҚТ муқаррар менамояд, ки кӯдакони бе саробонии падару модар монда барои тарбия ба оила (фарзандхонӣ), васоят (парасторӣ) супорида шаванд ва ҳангоми набудани чунин имконият тибқи шартнома барои тарбия дар оилаҳои патронаж ҷойгир карда шаванд.

Қонунгузорию оид ба оила тафсилоти дигари падидаи патронажро шарҳ надодааст. КГ ҚТ гарчанде ин падидаҳо эътироф менамояд (м. 42), аммо имконияти таъини онро танҳо нисбати шахсони ба синни балоғат расида муқаррар менамояд, ки ин хилофатро байни ду қонунгузорию ба миён овардааст. Бо ин назардошт пешниҳод шудааст, ки хилофати ин ду қонунгузорию бо ворид намудани тағйиру иловаҳо бартараф карда шуда, дар қонунгузорию граждани асос ва тартиби таъин кардани падидаи патронаж нисбати кӯдакони бе саробонии падару модар монда мушаххас карда шаванд. Инчунин пешниҳод шудааст, ки ҷиҳати муайян намудани мақоми ҳуқуқии мақомоти васоят ва парасторӣ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти васоят ва парасторӣ» таҳия ва қабул гардида, сарҳади фаъолияти он оид ба ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдакон ҳамчун категорияи шахсони ба ҳимояи махсус эҳтиёҷдошта мушаххас карда шаванд.

Дар доираи параграфи дууми боби як инчунин он чиз мавриди тавачҷуҳ қарор дода шудааст, ки тибқи м. 24 КО ҚТ суд зимни тариқи судӣ бекор кардани ақди никоҳ, ҳангоми набудани созишнома бояд як қатор масъалаҳо, аз ҷумла бо кадоме аз падару модар мондани кӯдакони ҳаллу фасл намояд. Чунин таҷриба имконият медиҳад, ки оид ба ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои аъзоёни оила, бахусус кӯдакони чораҳои саривақтӣ андешида шаванд. М. 198 КМГ ҚТ хилофи м. 24 КО ҚТ судро муваззаф кардааст, ки ҳалномаҳо танҳо дар доираи талаботи аризаи даъвогӣ қабул намояд. Яъне суд ҳангоми тариқи судӣ бекор кардани ақди никоҳ наметавонад дар як вақт, бо бекор кардани ақди никоҳ масъалаҳои дар м. 24 КО ҚТ пешбинӣ гардидаҳо ҳаллу фасл намояд. Аз ин ҷо, пешниҳод гардидааст, ки мувофиқатии м. 198 КМГ ҚТ ва м. 24 КО ҚТ бо ворид кардани тағйирот таъмин карда шавад, то ҳифзи ҳуқуқи манфиатҳои аъзоёни осебпазири оила сари вақт амалӣ гарданд.

Нақш ва аҳамияти санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ дар ташаккули қонунгузорию оид ба оила дар параграфи сеюми боби якум - **«Нуфузи санадҳои байналмилалӣ дар танзими муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила»** таҳлил гардидааст.

Мутобиқи м. 10 Конститутсия санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ қисми таркибии низоми қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, ба он мусоидат карданд, ки қонунгузорию миллӣ оид ба оила мазмун ва муҳтавои худро мутобиқ ба талаботи ҷомеаи ҷаҳонӣ тағйир дода, баробарии воқеии мардон ва занонро дар муносибатҳои оилавӣ таъмин намояд.

Аз нигоҳи муҳаққиқ м. 6 КО ҚТ бо муқаррар кардани истифодаи меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ нисбати муносибатҳои оилавӣ, мафхуми воқеии онро то андозае маҳдуд кардааст. Бинобар ин, пешниҳод мегардад, ки барои таъмини

мутобиқати м. 6 КО ҚТ ба м. 10 Конституция, муқаррароти он дар таҳрири зерин ифода карда шавад:

«Агар бо санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофкардаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз ҷониби парламент ба тавсиб расонидашуда назар ба қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба оила тартиби дигаре муқаррар шуда бошад, қоидаҳои санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ татбиқ мегарданд».

Дар боби дуюми таҳқиқоти илмӣ - «**Табиати ҳуқуқии муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила**» назарияи муносибатҳои шахсии ғайримолумулкиро дар оила мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Дар доираи ин боб мафҳум ва моҳияти муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила баррасӣ гардида, таснифоти онҳо гузаронида шудааст. Бо ин мақсад хусусиятҳои асосии чунин муносибатҳо ва асосҳои пайдоиши онҳо мавриди таваҷҷуҳ қарор дода шудаанд.

Параграфи якуми боби дуюм - «**Мафҳум ва моҳияти муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила**» ба хусусиятҳои асосии ин муносибатҳо бахшида шудааст.

Қонунгузори оид ба оила гарчанде дар асоси таснифи муносибатҳои оилавӣ ба муносибатҳои молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкӣ (м. 2 КО ҚТ), ба мавҷудияти муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила ишора менамояд, лекин мафҳуми расмии онро қушода намедихад. Ҳолати ба ин монанд инчунин дар қонунгузори оид ба оилаи як қатор давлатҳои собиқ шӯравӣ - Беларус, Россия, Туркменистон, Арманистон ва ғ. ба назар мерасанд.

Мавриди қайд аст, ки хусусияти муҳими муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила дар он зоҳир мегардад, ки онҳо аз шахсияти аъзоёни оила вобаста буда, дар қисмати бештар предмети танзимномаии меъёрҳои ахлоқиро ташкил медиҳанд ва бо назардошти анъанаҳои миллӣ, аз ҷониби ҳуди аъзоёни оила ба амал бароварда мешаванд. Инро табиати ҳуқуқии муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила талаб карда, даҳолати берунаро нисбати ин муносибатҳо ба мақсад мувофиқ намешуморанд. Вобаста ба ин, аксарияти муҳаққиқони падидаҳои ҳуқуқи оилавӣ афзалияти муносибатҳои шахсии ғайримолумулкиро дар оила нисбат ба муносибатҳои молумулкӣ қайд менамоянд<sup>59</sup>.

Дар параграфи дуюми боби дуюм - «**Хусусиятҳои хоси асосҳои пайдоиши муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила**» махсусиятҳои таҳлил гардиданд, ки хоси муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила буда, онҳоро аз дигар муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ, пеш аз ҳама муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар ҳуқуқи граждани тафовут мекунонанд.

Дуруст аст, ки асоси пайдоиши ҳамагуна муносибатҳоро ҳолатҳои ҳуқуқӣ ташкил медиҳанд. Ҳолатҳои ҳуқуқӣ ҳамчун асоси пайдоиши муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила фарқияти худро доранд, бахусус вақте, ки сухан дар бораи қобилияти ҳуқуқдорӣ ва амалқунии оилавӣ меравад. Қобилияти ҳуқуқдорӣ ва амалқунии оилавӣ бо падидаи ба ин монанди ҳуқуқи граждани як набуда, на ҳама вақт бо фаро расидани синну соли муайян вобастагӣ дорад. Масалан, ҳуқуқҳои падару модари ба синни балоғат нарасида (м. 62 КО ҚТ). Барои ба даст овардани чунин ҳуқуқ ва ба амал баровардани он расидан ба синни балоғат ё доштани қобилияти амалқунӣ талаб карда намешавад. Шахсони ноқобил ва аз ҷониби суд ғайриқобили амал эътироф гардида низ метавонанд ҳуқуқҳои падару модарро ба даст оварда, онро ба амал бароранд. Барои ин танҳо мавҷудияти қобилияти физиологӣ талаб карда мешавад ҳалос.

---

<sup>59</sup> Махмудов М.А. Роль советского семейного права в сохранении и укреплении брака: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / М.А. Махмудов. - Москва, 1986. - С.111; Тагаева С.Н. Теоретические проблемы семейно-правовой ответственности в Республике Таджикистан: дис. ... д-ра наук: 12.00.03 / С.Н. Тагаева. - Душанбе, 2015. - С. 44; Рахимов Х., Исоматов Б. Этика семьи (на тадж. языке) / Х. Рахимов, Б. Исоматов. - Д.: Маориф, 1992. - С. 30-33; Джандарбек Б.А. Правовое регулирование брачно-семейных отношений в Республике Казахстан: дис. ... док. юрид. наук: 12.00.03 / Б.А. Джандарбек. - Алматы, 2010. - С. 186 и др.

Хусусияти дигари асосҳои пайдоиши муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила, дар вобаста будани онҳо бо бастанӣ ақди никоҳ ва бақайдгирии давлатии он дар мақомоти ваколатдори давлатӣ зоҳир мегардад.

Гуруҳи муайяни муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила бо муҳити оилавӣ алоқаманд буда, байни шахсоне пайдо мешаванд, ки барандаи мақоми аъзои оила мебошанд. Масалан, ҳамсарон вазифадоранд барои таҳкими оила мусоидат намоянд (м. 32 КО ҚТ). Андешаи ба ин монандро муҳаққиқони ватанӣ низ пешниҳод мекунанд<sup>60</sup>.

Муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила аз муносибатҳои дигари шабех инчунин бо он тафовут менамоянд, ки асоси пайдоиши ин муносибатҳоро робитаи хунӣ ташкил медиҳанд. Чунончи, таваллуди кӯдак дар оила падару модарро барои додани ному насаб, таълим ва тарбияи он, ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои ӯ вазифадор менамояд. Ҳолати ба ин монандро дар мавриде низ мушоҳида кардан мумкин аст, ки агар ҳамсарон кӯдаки бе саробонии падару модар мондари ба фарзандӣ қабул кунанд. Аз лаҳзаи ба қувваи қонунӣ даромадани ҳалнома дар бораи муқаррар кардани фарзандхонӣ, дар байни ҳамсарон ва кӯдаки фарзандхоншуда ҳамон ҳуқуқ ва уҳдадорихое пайдо мешаванд, ки байни фарзандони биологӣ ва падару модар ҷой доранд.

Параграфи сеюми боби дуюм - «**Таснифи муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила**» таснифи муносибатҳои шахсии ғайримолумулкиро дар оила анҷом дода, онҳоро бо назардошти хусусиятҳо ва умумиятҳои гуруҳбандӣ менамояд.

Таснифоти муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила метавонад бинобар сабаби ҳолатҳои зерин ба амалияи ҳуқуқҷодкунӣ ва ҳуқуқтаъбиқкунӣ аҳамият дошта бошанд: аввало, эҳтиҷмандии гуруҳҳои алоҳидаи муносибатҳои ҷамъиятӣ ба таъсиррасонии ҳуқуқӣ; сониян, алоқамандии дохилӣ, ҳислат ва дараҷаи вобастагии муносибатҳо дар ҳолате мавриди муайяннамоӣ қарор гирифта метавонанд, ки агар имконияти муқобил гузоштани онҳо бо намудҳои гуногуни муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ ҷой дошта бошад; солисан, лаҳзаи муҳим дар таснифот ва низомноккунии муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ, дар имконияти муайян ва бартараф кардани ҳолигӣ ва муҳолифат дар танзими ҳуқуқии ин муносибатҳо зоҳир мегардад.

Барои гузаронидани таснифоти муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила омили калидӣ нишонаҳои зерини ин муносибатҳо мебошанд:

а) таркиби субъективӣ, ки ба сифати онҳо метавонанд танҳо шахсони барандаи мақоми аъзои оила - ҳамсарон, падару модар, фарзанд ва дигар аъзоёни оила баромад намоянд;

б) аҳамияти муҳим доштани муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ натавонанд барои оила, инчунин барои ҷомеа дар маҷмӯъ.

Ҷиҳати таснифоти муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила, ҳамчунин наздик будани ҳуқуқи оилавӣ бо ҳуқуқи гражданин ва албатта имконияти истифодаи меъёрҳои қонунгузори гражданин нисбати муносибатҳои ҳуқуқи оилавӣ аҳмият дошта метавонанд.

Муносибатҳои шахсии ғайримолумулкиро дар оила дар низоми умумӣ ба таври зерин тасниф кардан мумкин аст:

а) муносибатҳои шахсии ғайримолумулкии дорони ҳислати ташкилӣ, ки бо шахсияти барандагони ҳуқуқҳои ғайримолумулкӣ алоқаманд набуда, барои ба низом даровардани муносибатҳои ҷамъиятӣ ва амалҳои иштирокчиёни ин муносибатҳо нигаронида шудаанд. Масалан, бастанӣ ақди никоҳ, ошкор ва ба қайд гирифтани кӯдакони бе саробонии падару модар монда;

---

<sup>60</sup> Маҳмудов М. Ҳуқуқ ва уҳдадорихои ҳамсарон дар оила / М. Маҳмудов. - Душанбе: Эр-граф, 2003. - С. 54.



б) муносибатҳои хислати шасӣ, ки танҳо бо меъёрҳои ҳуқуқи хусусӣ ба танзим дароварда мешаванд. Масалан, аз ҷониби падару модар мустақилона ҳаллу фасл шудани масъалаҳои таълим ва тарбияи фарзандон.

Муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оиларо вобаста ба мазмун ба таври зерин тасниф кардан мумкин аст:

а) муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ, ки мазмуни омехта доранд. Ин муносибатҳои мебошанд, ки дар асосашон ҳуқуқҳои фардии инсон қарор дошта, на танҳо бо меъёрҳои ҳуқуқи оилавӣ, ҳамчунин бо меъёрҳои соҳаҳои дигари ҳуқуқ: маъмури, ҷиноятӣ, граждони ва ғайра ба танзим дароварда мешаванд. Масалан, муносибатҳои байниҳамдигарии васӣ ва парастор ва шахсони тахти васоят ва парасторӣ қарор дошта, иваз кардани насаб, ном ва номи падар;

б) муносибатҳои шахсии ғайримолумулкии алоқаманд ба тарбияи фарзанд. Муносибатҳои дар назар дошта шудааст, ки на танҳо предмети танзимнамоии қонунгузори оид ба оила, инчунин предмети танзимнамоии Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», «Дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак»-ро ташкил медиҳанд. Вобаста ба ин, падару модар уҳдадоранд новобаста аз ҷой доштан ё надоштани ақди никоҳ, истиқомати яқоя ё алоҳида ва дигар омилҳои ҳуқуқҳои худро бо назардошт ва ба манфиати кӯдак амалӣ намоянд. Дар ҳолати ақс ҷавобгарии бо қонунгузори ҷиноятӣ ва маъмури пешбинӣ гардида фаро мерасад.

в) муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ оид ба муошират. Ҳуқуқи кӯдак барои муошират ҳамчун ҳуқуқи фардӣ бо як қатор санадҳои ҳуқуқӣ, аз ҷумла санадҳои байналмилалӣ қафолат дода мешавад. Бо ин назардошт кӯдак нисбати худ ҳуқуқи муоширатро бо падару модар ва дигар ҳешу табор нигоҳ медорад, ба шарте, ки агар чунин муошират ба ҳуқуқ ва манфиатҳои ӯ хатар эҷод накунад. Дар ҳолати ҷой доштани чунин хатар, ин ҳуқуқ мумкин аст маҳдуд ва ё манъ карда шавад. Ин ҳуқуқ бо тартиби мазкур нисбати падару модар ва дигар аъзоёни оила нигоҳ дошта мешавад;

г) муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ оиди банақшагирии оила.

Муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила инчунин метавонанд вобаста ба таркиби субъективӣ ба намудҳои тасниф гарданд:

а) муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ бо ду ва зиёда субъект. Чунончи, мутобиқи м. 34 Конституция, масъулияти падару модар вобаста ба таълиму тарбияи фарзанд ва уҳдадори фарзандони болиғу қобили меҳнат оид ба нигоҳубини падару модар муқаррар мегардад;

б) муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ байни субъектони мушаххас. Чунончи, тибқи м. 31, қисми 5 ҚО ҚТ, ҳамсари бовичдон ҳуқуқ дорад ҳангоми беътибордонистани ақди никоҳ, насаберо, ки зимни бастанӣ ақди никоҳ интиҳоб карда буд, нигоҳ дорад.

Қайд бояд кард, ки таснифоти гузаронидашудаи муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила, ҷӣ хеле ки ин хоси назария аст, таснифоти охири набуда, гуруҳбандии дигари чунин муносибатҳои фарқ кардан мумкин аст. Яъне намояндагони илми ҳуқуқи оилавӣ бо назардошти асосҳои гуногун таснифоти сершумори муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оиларо гузаронида, дурустии онҳоро ба ин ё он ҳолат рабт мегардонанд. Вобаста ба ин, аз эҳтимол дур нест, ки дар назария инчунин таснифоти дигари муносибатҳои пайгиришаванда дучор гарданд.

Боби сеюм - «**Масоили танзими ҳуқуқии муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила**» гуфтан мумкин аст бештар ҷанбаи амалӣ дошта, таҷрибаи қонунгузори оид ба оила ва дигар қонунгузори танзимкунандаи муносибатҳои ҳуқуқи оиларо мавриди таҳлил қарор медиҳад. Бо ин мақсад муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила ба ду гуруҳи калон ҷудо карда шудааст, ки ҳар яке аз онҳо дар доираи параграфи алоҳида баррасӣ гардидаанд:

а) танзими ҳуқуқии муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ байни ҳамсарон;

б) танзими ҳукукии муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ байни падару модар ва фарзандон.

Параграфи якуми боби сеюм - «**Танзими ҳукукии муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ байни ҳамсарон**» нуқтаҳои асосии танзими ҳукукии муносибатҳои шахсии ғайримолумулкиро дар байни ҳамсарон фаро гирифта, баррасии онро бо истифода аз усули таҳлили муқоисавӣ анҷом медиҳад.

Қайд бояд кард, ки муносибатҳои байниҳамдигарии ҳамсарон қомилан мураккаб буда, давоми ҳамзистии якҷоя воридшавии онҳо ба муносибатҳои гуногун инкор карда намешавад. Аз ин ҷо, қобили қабул гардидааст, ки муносибатҳои бо меъёрҳои ҳуқуқӣ танзимгардидаи ҳамсарон ҳамчун муносибатҳои никоҳӣ баҳодод карда шаванд. Асоси пайдоиши ин муносибатҳоро бақайдгирии давлатии ақди никоҳ аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ ташкил медиҳад. Дар ҳолати акс ақди никоҳи басташуда наметавонад байни ҳамсарон ҳуқуқ ва уҳдадорихои пешбиникардаи қонунгузори оид ба оиларо ба миён орад.

Дар шароити муносири пешрафти муносибатҳо, танзими ҳукукии муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ байни ҳамсарон, мушкилоти мубрами қонунгузори оид ба оила ба шумор меравад. ҚО ҚТ бо фаро гирифтани ин муносибатҳо, онро бо назардошти хусусиятҳои ба пуррагӣ мавриди танзим қарор намедиҳад. Мутобиқ ба ин, муносибатҳои шахсии ғайримолумулкии байни ҳамсарон предмети батанзимдарории меъёрҳои соҳаҳои мухталифи ҳуқуқ ва албатта меъёрҳои ахлоқиро ташкил медиҳанд. Лекин, м. 4 ҚО ҚТ доираи қонунгузори нисбати муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила истифодашавандро маҳдуд карда, татбиқи онҳоро дар мавриде раво медонад, ки агар муносибатҳои молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкӣ дар оила бо қонунгузори оид ба оила танзим нашуда бошанд.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ», мафҳуми расмӣ қонунгузори тавзеҳ дода, зеро он фаҳмидани санадҳои меъёрии ҳуқуқиро қабул медонад, ки муносибатҳои ҷамъиятиро дар маҷмӯъ ва ё дар соҳаҳои алоҳида ба танзим мебароранд (м. 2). Дар ин робита ҳулоса кардан мумкин аст, ки м. 4 ҚО ҚТ дар матни амалқунанда м. 2 Қонун «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ»-ро муҳолифат менамояд.

Таҳлили амалияи қонунгузори оид ба оила дар қисмати муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ собит менамояд, ки ҳуқуқҳои шахсии ғайримолумулкии аъзоёни оила новобаста аз бо қонунгузори пешбинӣ гардидани механизми мушаххаси ҳимоя, аксаран аз ҷониби ҳамсар, падару модари ҳамсар, ҳешу табори ҳамсар поймол карда мешавад, ки ин ба афзоиши бекоршавии ақди никоҳ, худкушӣ ва дигар ҳолатҳои номатлуб оварда мерасонанд.

Параграфи дуюми боби сеюм - «**Танзими ҳукукии муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ байни падару модар ва фарзандон**» фарогири танзими ҳукукии муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ байни падару модар ва фарзандон буда, мушкилоти чунин батанзимдарориро муайян ва роҳҳои ҳалли онҳоро пешниҳод менамояд.

Муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ байни падару модар ва фарзандон ҳислати конституционӣ дошта, аз м. 34 Конститутсияи манша мегиранд. Аз ин ҷо, асосҳои ҳуқукии танзими чунин муносибатҳо нисбатан васеъ буда, шумораи назарраси қонунгузори шурӯъ аз қонунгузори оид ба оила то ба қонунгузори дар бораи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак дар бар мегирад. Мутобиқ ба ин, яке аз хусусияти ҳоси муносибатҳои байниҳамдигарии падару модар ва фарзандон дар он зоҳир мегардад, ки ин муносибатҳо дар як вақт ҳам ҳуқуқ ва ҳам уҳдадориро дар бар мегиранд. Барандагони ҳуқуқҳои падару модар вазифадоранд баробари ҳуқуқҳои худ, уҳдадорихояшонро низ ба амал бароранд. Дар ҳолати акс метавонанд оқибатҳои номусоиди бо қонунгузори пешбинӣ гардида фаро расанд. Амалишавии ин ҳуқуқи уҳдадорихо набояд манфиатҳои муқарраршудаи кӯдакони хилофат намоянд.

Қобили қайд аст, ки барои пайдоиши чунин муносибатҳо, мавҷудияти ақди никоҳ байни падару модар ё ҳамзистии якҷояи онҳо омили ҳалқунанда нест. Муҳим

он аст, ки аслу насаби кӯдак аз ин падару модар бо тартиби муайянкардаи қонунгузорӣ оид ба оила ва дар бораи бақайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ муқаррар шуда бошад. Бо ин тартиб муқаррар гардидани аслу насаби кӯдак, асос барои пайдо шудани муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ мебошад. Муносибатҳои мазкур дар навбати дигар наметавонанд бемухлат бошанд. Онҳо метавонанд бо фаро расидани асосҳои муайян қатъ гарданд. Асос барои ин он буда метавонад, ки ҳуқуқ ва уҳдадорихоии падару модар бо ба синни балоғат расидани кӯдак қатъ мегарданд.

Дар фарқият аз муносибатҳои дигари оилавӣ, муносибатҳои байни падару модар ва фарзандон дар асоси худ соҳиби муносибатҳои оммавӣ мебошанд. Субъектони татбиқи ҳуқуқ наметавонанд ба падару модар тартиби ба амал баровардани ҳуқуқ ва уҳдадорихояшонро нишон диҳанд. Лекин онҳо метавонанд ҳад ва ҳудуди амалишавии ин ҳуқуқу уҳдадорихоро муқаррар намоянд. Чунончи, хангоме, ки агар аз ҷониби падару модар ё шахсони ивазкунандаи онҳо барои аз ҷониби кӯдак гирифтани таҳсилоти ҳатмии умумии асосӣ монеъа эҷод карда шавад, нисбати онҳо мумкин аст бо м. 164 КҶ ҚТ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шавад. Маҳз дар ҳамин асосҳои оммавии муносибатҳои байни падару модар ва фарзандон зоҳир мегардад.

Дар боби чорум - «Тарзҳои ҳуқуқии ҳифзи муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила» кӯшиш ба харҷ дода шудааст, ки тарзу усул ва воситаҳои мавриди омӯзиш қарор гиранд, ки тавассути онҳо ҳимояи муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила амалӣ мегарданд.

Муносибатҳои ҷамъиятӣ бо меъёрҳои ҳуқуқӣ робитаи зич дошта, аз он вобаста мебошанд, ки онҳо то чӣ андоза бо ин меъёрҳо кафолат дода шудаанд. Кафолатнокӣ ва ҳимояи муносибатҳои ҷамъиятӣ кафили қонуният ба шумор рафта, барои амалишавии дахлдори ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии инсон асос мегузоранд. Аммо тарзҳои ҳимояи муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила ба монанди муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ ҳислати ягона надошта, ба тарзҳои гуногун маънидод карда мешаванд. Масъала ҳамчунин бо ин тартиб дар қонунгузорию граждани «ҳал» гардидааст. Яъне дар м. 11 КГ ҚТ гарчанде ҳимояи ҳуқуқи гражданиро муайян менамояд, лекин мафҳуми онро кушода намедихад.

Дар асоси таҳлилҳои муқоисавии гузаронидашуда, ба таври маҷмӯӣ ду тарзи асосӣ ва бештар қабулгардидаи ҳифзи муносибатҳои шахсии ғайримолумулкиро дар оила фарқ кардан мумкин аст:

а) ҳуқуқӣ - аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ, аз ҷумла суд, прокуратура, мақомоти васоят ва парасторӣ ва ғ. дар доираи салоҳияташон ба амал бароварда мешавад;

б) ғайриҳуқуқӣ - аз ҷониби ҳуди шаҳрвандон ё ташкилоти ҷамъиятӣ (ғайритиҷоратӣ), тибқи салоҳидашон, бо тартиби муқарраркардаи қонунгузорӣ ба амал бароварда мешавад.

Таснифоти мазкурро бо он назардошт гузаронидан мумкин аст, ки аксар намояндагони илми ҳуқуқи оилавӣ, масалан, М.В. Антаколская истифодаи тарзҳои ҳифзи ҳуқуқҳои гражданиро нисбати ҳуқуқҳои оилавӣ роиҷ медонанд<sup>61</sup>.

Аз нигоҳи муҳаққиқ ҳифзи ҳуқуқҳои шахсии ғайримолумулкӣ ҳуқуқи субъективии шахсони манфиатдор мебошад, ки тибқи он ин шахсон метавонанд дар доираи қонунгузорӣ, бо салоҳиди худ чораҳои таъсиррасониро тавассути мурочиат кардан ба мақомоти салоҳиятдори давлатӣ ё ташкилоти ҷамъиятӣ чихати барқарор кардани ҳуқуқҳои поймолшуда ва ё пешгирӣ кардани поймолшавии ҳуқуқҳо интиҳоб намоянд.

Муҳаққиқ бо назардошти хусусиятҳои ҳоси муносибатҳои оилавӣ, бо мақсади дар сатҳи қонунгузорӣ муайян кардани тарзҳои ҳимояи ҳуқуқҳои оилавӣ, аз ҷумла

---

<sup>61</sup> Антакольская М.В. Семейное право: Учебник. - Изд. 2-е, перераб. и доп. / М.В. Антакольская. - М.: Юристъ, 2002. - С. 98.

муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ, пешниҳод менамояд, ки ин тарзҳо бо роҳи ба КО ҚТ илова кардани м. нав - м. 2<sup>1</sup> мушаххас карда шуда, чунин тарзҳо пешбинӣ карда шаванд:

- эътирофи ҳуқуқ;
- маҳдудсозии ҳуқуқ;
- қатъ гардонидани ҳуқуқ;
- барқарор кардани ҳуқуқ;
- қатъ кардани муносибатҳои ҳуқуқи оилавӣ.

Инчунин мувофиқи мақсад доништа мешавад, ки дар қисми 1 ин модда мафҳуми расмии ҳифзи ҳуқуқҳои оилавӣ дар таҳрири зерин пешбинӣ карда шавад:

«Ҳифзи ҳуқуқҳои оилавӣ ин ҳуқуқи субъективии шахсони манфиатдор оид ба интихоби чораҳои таъсиррасонӣ бо мақсади барқарор кардани ҳуқуқҳои поймол шуда ё пешгирӣ кардани поймолшавии ҳуқуқҳо мебошад».

Дар **хулоса** муҳтавои таҳқиқоти илмӣ натиҷагирӣ гардида, пешниҳоду тавсияҳо чихати такмили қонунгузорӣ оид ба оила ҷамъбаст шудааст.

## **РӯЙХАТИ ИНТИШОРИ УНВОНҶҶҶИ ДАРАҶАИ ИЛМӢ**

### **Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоп шудаанд:**

1. Орипова, М. Хусусиятҳои ҳоси ҳуқуқу уҳдадорихои шахсии ғайри молумулкии ҳамсарон тибқи қонунгузории оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / М. Орипова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. - 2012. - № 3/8 (101). - С. 86-90.
2. Орипова, М.Г. Влияние международно-правовых актов на формирование семейного законодательства Республики Таджикистан в области правового регулирования личных неимущественных отношений в семье [Текст] / М.Г. Орипова // Вестник Таджикского национального университета. Серия гуманитарных наук. Часть II. - 2014. - № 3/8 (150). - С. 97-102.
3. Орипова, М.Г. Понятие и классификация личных неимущественных отношений в семье [Текст] / М. Орипова // Вестник Таджикского национального университета. - 2014. - № 3/1 (128). - С. 130-134.
4. Орипова, М.Г. К проблеме правовой природы личных неимущественных отношений в семье [Текст] / М.Г. Орипова // Вестник университета (РТСУ). Научный журнал. - 2015. - № 1 (48). - С. 46-53.

### **Мақолаҳои илмие, ки дар маҷмӯа ва маҷаллаҳои дигари илмию амалӣ ҷоп шудаанд**

10. Орипова, М.Г. Конституционно-правовые основы родительских прав в Таджикистане [Текст] / М.Г. Орипова // Вестник Конституционного суда Республики Таджикистан. - 2012. - № 4. - С. 126-136.
11. Орипова, М. О некоторых вопросах правового регулирования личных неимущественных отношений между родителями и детьми [Текст] / М. Орипова // Вестник Конституционного суда Республики Таджикистан. - 2014. - № 2. - С. 105-111.
12. Орипова, М. Некоторые аспекты правового регулирования личных неимущественных отношений в семье [Текст] / М. Орипова // Вестник Конституционного суда Республики Таджикистан. - 2014. - № 4. - С. 153-161.
13. Орипова, М. Осуществление родительских прав [Текст] / М. Орипова // Вестник Конституционного суда Республики Таджикистан. - 2015. - № 4. - С. 129-140.
14. Орипова, М. Мақоми ҳуқуқии ҳамсарон дар низоми муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ [Матн] / М. Орипова // Ахбори Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. - 2018. - № 2. - С. 24-32.

## **АННОТАЦИЯ**

**на автореферат диссертации Ходжаевой Мафтуны Гуфроновне на тему «Проблемы правового регулирования личных неимущественных отношений в семье по законодательству Республики Таджикистан», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право**

**Ключевые слова:** личные неимущественные отношения в семье, родственники, родители, брак, семья, супруги, защита личных неимущественных прав, семейное законодательство, ответственность.

Правовые реформы, проводимые в Таджикистане, затронули широкий круг общественных отношений, в том числе семейно-правовых. В результате чего в систему отношений, регулируемых семейным законодательством, были внесены ряд существенных изменений. Имплементация международных правовых актов к семейному законодательству, переход от императивной регламентации семейных отношений к гибкому регулированию на основе признания института брачного контракта, соглашение о выплате алиментов, о порядке участия в воспитании и обучении детей, об определении местожительства детей и др.

Перечисленные институты, дали возможность членам семьи, особенно супругам, самостоятельно, посредством различных сделок и договоров определить и регламентировать содержание и сущности своих личных неимущественных отношений. Не смотря на это, прийти к выводу касательно полной регламентации личных неимущественных отношений членов семьи, представляется преждевременной. Широкий круг норм регламентирующих имущественных отношений против узкого круга норм регламентирующих личных неимущественных отношений членов семьи, кажется «не справедливой».

В настоящем исследовании, которое является первой попыткой комплексного анализа проблем правовой регламентации личных неимущественных отношений в семье, эти отношения в основном рассматриваются с позиции семейного права во взаимосвязи с гражданским правом.

Указанные обстоятельства определили актуальность темы исследования и послужили основанием ее избрания в качестве темы кандидатской диссертации.

В рамках настоящей работы впервые в отечественной частноправовой науке проблемы правового регулирования личных неимущественных отношений в семье проанализированы как с ракурса гражданского, так и с призмы семейного права. Новизна состоит в изучении и анализе историко-правового развития семейного законодательства по правовому регулированию личных неимущественных отношений в семье и выявлении правовой природы этих отношений, что свидетельствует о результатах полученных автором по существованию целого ряда проблем в сфере законодательного положения и практического применения личных неимущественных отношений в Республике Таджикистан.

В результате такого анализа был предложен механизм их правовой регламентации, содержание которой состоит в различии правового регулирования личных неимущественных отношений между супругами и между родителями и детьми.

## АННОТАТСИЯ

**ба автореферати диссертатсияи Хоҷаева Мафтуна Ғуфроневна дар мавзӯи «Масоили батанзимдарории ҳуқуқии муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзоди илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.03 – ҳуқуқи граждани, ҳуқуқи соҳибкорӣ, ҳуқуқи оила, ҳуқуқи хусусии байналмилалӣ пешниҳод гардидааст**

**Калидвожаҳо:** муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила, ҳешовандон, падару модар, никоҳ, оила, зану шавҳар, ҳифзи ҳуқуқҳои ғайримолумулкӣ, қонунгузории оилавӣ, ҷавобгарӣ.

Ислоҳоти ҳуқуқие, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуда истодаанд, доираи васеи муносибатҳо, аз ҷумла муносибатҳои ҳуқуқи оилавиرو бе таъсир намонданд. Дар натиҷа ба низоми муносибатҳои бо қонунгузорӣ оид ба оила танзимшаванда як қатор дигаргуниҳои ҷиддӣ ворид гардиданд. Имплементатсияи санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ба қонунгузорӣ оид ба оила, гузариш аз танзими императивии муносибатҳои оилавӣ ба танзими чандирӣ дар асоси эътирофи падидаи аҳдномаи никоҳ, созишномаҳои пардохти алимент, тартиби иштирок дар таълим ва тарбияи фарзанд, муайян кардани маҳалли зисти кӯдак ва ғ.

Падидаҳои зикршуда имконият доданд, ки аъзоёни оила, бахусус ҳамсарон мазмуну муҳтавои муносибатҳои шахсии ғайримолумулкии худро мустақилона, дар асоси шартнома ва аҳдҳои гуногун муайян ва мавриди танзим қарор диҳанд. Бо вучуди ин, дар хусуси пурра танзим гардидани муносибатҳои шахсии ғайримолумулкии аъзоёни оила хулоса кардан ба маврид намебошад. Доираи васеи меъёрҳои танзимкунандаи муносибатҳои молу мулкӣ ба муқобили доираи маҳдуди меъёрҳои танзимкунандаи муносибатҳои шахсии ғайримолумулкии аъзоёни оила «ноадолатона» ба назар мерасад.

Дар таҳқиқоти мазкур, ки кӯшиши аввалини таҳлили комплекси танзими ҳуқуқии муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила мебошад, ин муносибатҳо асосан аз лиҳози ҳуқуқи оилавӣ бо ҳамбастагӣ бо ҳуқуқи граждани баррасӣ мегарданд.

Ҳолатҳои мазкур мубрамии мавзӯи таҳқиқотро муайян кардааст ва ҳамчун асос барои интиҳоби он ба сифати мавзӯи рисолаи номзадӣ баромад кардааст.

Дар доираи таҳқиқоти мазкур, ки кӯшиши аввалини таҳлили комплекси проблемаҳои танзими ҳуқуқии муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила мебошад, ин муносибатҳо, асосан, аз лиҳози ҳуқуқи оила дар ҳамбастагӣ бо ҳуқуқи граждани баррасӣ мегарданд. Навгонӣ аз омӯзиш ва таҳлили тарихию ҳуқуқии инкишофи қонунгузории оилавӣ оиди танзими ҳуқуқии муносибатҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар оила ва муайян намудани табиати ҳуқуқии ин муносибатҳо иборат буда, аз натиҷаҳои бадастовардаи муаллиф оиди вучуд доштани як қатор проблемаҳо дар соҳаи муқаррароти қонунгузорӣ ва таҷрибаи татбиқи он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳодат медиҳад.

Дар натиҷаи чунин таҳлил механизми танзимкунии ҳуқуқӣ пешниҳод гардид, ки мазмуни он дар тафовутгузории танзими ҳуқуқии муносибатҳои шахсии ғайримолумулкии байни зану шавҳар ва фарзандон ифода меёбад.

## ANNOTATION

**for the abstract of the dissertation of Khodjaeva Maftuna Gufronovna on the theme «Problems of legal regulation of non-property personal relations in the family on the legislation of the Republic of Tajikistan», submitted for the candidate degree of legal sciences, specialty 12.00.03 - civil law; business law; family law, international private law**

**Key words:** personal non-property relations in the family, relatives, parents, marriage, family, couples, protection of non-property personal rights, family legislation, responsibility.

Legal reforms conducted in Tajikistan have raised a wide range of public relations, including family and legal. As a result, a number of significant changes were introduced into the system of relations regulated by family law. Implementation of international legal acts to family law, the transition from mandatory regulation of family relations to flexible regulation based on the recognition of the institution of the marriage contract, an agreement on the payment of alimony, on the procedure for participation in the upbringing and education of children, on determining the place of residence of children, etc.

The listed institutions made it possible for family members, especially for couples, to independently, through various transactions and agreements, determine and regulate the content and essence of their non-property personal relations of family members, it seems prematurity. A wide range of norms regulating property relations against a narrow range of norms regulating non-property personal relations of family members seems to be «unjust».

In this research, which is the first attempt at a comprehensive analysis of the problems of legal regulation of non-property personal relations in the family, these relations are mainly considered from the position of family law in conjunction with the civil law.

These circumstances determined the relevance of the research topic and served as the basis for its selection as the theme of the candidate's dissertation.

Within the framework of this work, for the first time in domestic private law science, the problems of legal regulation of non-property personal relations in the family are analyzed both from the perspective of civil and from the prism of family law. The novelty consists in the studying and analyzing of the historical and legal development of family legislation on the legal regulation of non-property personal relations in the family and the identification of the legal nature of these relations, which testifies to the results obtained by the author on the existence of a number of problems in the field of the legislative position and the practical application of personal non-property relations in the Republic. Tajikistan.

In a result of this analysis, was proposed a mechanism of their legal regulation, the content of which consists in the difference in the legal regulation of non-property personal relations between spouses and between parents and children.